

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис

ВБД: 891.550 (091) (83.3)

**ҲАМЗАЕВ МУҲРИДДИН
ҚАЛАНДАРОВИЧ**

**ЧУСТУҶҲОИ ҲУНАРӢ ДАР ШЕъРИ ТОЧИКИИ
СОЛҲОИ 60-70-УМИ АСРИ XX
(дар мисоли ашъори Ғоиб Сафарзода)**

АВТОРЕФЕРАТИ

дисертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи
иҳтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертатсия дар кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

Роҳбари илмӣ:

И момзода Муҳаммадиосуф Сайдалий – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:

Ҳакимов Аскар Олимович – доктори илмҳои филологӣ, сарҳодими илмии шӯъбаи адабиёти мусоиди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна – номзади илмҳои филологӣ, саромӯзгори кафедраи адабиёти тоҷики МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав».

Муассисаи пешбар:

**Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.**

Ҳимояи диссертатсия «26» сентябри соли 2024, соати 13:00 дар маҷлиси шуруи диссертационии 6D.KOA-020 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суроға: шаҳри Душанбе, Буни Ҳисорак, бинои таълимии №10, толори шуруи олимони факултети филология) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) ва тавассути сомонаи www.tnu.tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат санаи «_____» соли 2024 тавзъе шудааст.

**Котиби илмии
шуруи диссертационӣ,
доктори илмҳои филологӣ**  **Сироҷиддини Эмомалӣ**

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Адабиёти тоҷик дар солҳои 60-70-уми асри бист марҳилаи наверо бо мушаххасбаёнӣ, тозакориу навҷӯй, нигоҳи тоза ба мавзӯъҳои сиёсию иҷтимоӣ ва талошҳое барои бедории миллӣ тай намуд. Таҳаввули жанрҳои шеърӣ дар оғози садаи XX заминаи мустаҳкаме барои ба вучуд омадани шеъри нав дар Тоҷикистон гардид. Барои дарки дигаргунии мазмун ва маърифати бадеӣ дар шеъри солҳои 60-70-ум зарур аст, ки ба ҷараёни инкишофи он аз солҳои 30-ум ва пештар аз он назар афканда, вазъияти умумии шеъри тоҷикии нимаи аввали садаи бистро ба хотир оварем.

Навоварӣ дар шеъри тоҷик, хосатан дар шеъри солҳои 60-70, танҳо ба маъни шеъри нав ё нимоӣ набуда, балки бар асоси шеъри суннатӣ аз лиҳози ҷусторҳои ҳунарӣ, нав шудани мавзӯъ, забону баён, таркибу ибораорӣ ва ҳаллоқият дар соҳторҳои шеъри суннатӣ сурат гирифтааст.

Ғ. Сафарзода ба адабиёти тоҷик чун шоир ворид гардида, дар ин самт фаъолияти пурсамар намудааст. Фаъолияти шоирӣ ўро дар як муддати кутоҳ ҳамчун адиби соҳибистеъдод ба ҷомеаи адабии Тоҷикстон шиносонид. Ғ. Сафарзода умри зиёд надид, аммо дар муддати 12-13 соли фаъолияти эҷодӣ тавонист ҳудро ҳамчун шоири боистеъдод муаррифӣ намояд. Шеъри ў дар ҳамин муддати кӯтоҳи фаъолияти эҷодиаш марҳила ба марҳила тақвият ёфта, унсурҳои тасвиру таҳлили бадеии воқеяти имрӯзу гузаштаро доро гардидааст. Инчунин, ғалайнҳои ботинии инсон дар шеъри ў қувват гирифта, ҷанбаи ҳунарии онро ба ҷойи аввал баровард.

Тадқиқоти анҷомдодаи мо фарогири вижагиҳои шеъри шоир буда, мақоми ўро дар адабиёти солҳои 60-70, дар муқоиса бо ашъори ҳамзамонону ҳамнаслонаш, муайян менамояд.

Дарачаи таҳқиқи мавзӯъ. Таҳқиқ ва омӯзиши илмии равандҳои таҳаввули шеъри оғози садаи XX ва дар баробари ин пажӯҳиши шеъри солҳои 60-70 заминае барои таҳқиқи шеъри замони истиқлол аст, ки бидуни шинохти он муайян намудани равандҳои ташаккули шеъри имрӯз душвор аст.

Дар ин ҳусус адабиётшиносони ватанию ҳориҷӣ, аз қабили Абдулғанӣ Мирзоев¹, Носирҷон Маъсумӣ², Шарифҷон Ҳусейнзода³, Муҳаммадҷон Шукуров⁴, Раҷаб Амонов⁵, Ҳолиқ Мирзозода⁶, Расул Ҳодизода⁷, Ҳуршеда Отаконова⁸, Абдунабӣ Сатторов⁹, Аскар Ҳакимов¹⁰, Ҳудоӣ Шарифов¹¹, Раҳим

¹ Мирзоев, А. Сездаҳ мақола / А. Мирзоев. – Душанбе: Ирфон, 1977. – 288 с.

² Маъсумӣ, Н. Адабиёти тоҷик дар асрҳои XVIII ва аввали XIX / Н. Маъсумӣ. – Душанбе: НДТ, 1962.– 89 с.

³ Ҳусейнзода, Ш. Баъзе майлҳо дар шеъри муосири тоҷик / Ш. Ҳусензода // Масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик (маҷмуа). – Душанбе: Ирфон, 1970. – С. 225-242.

⁴ Шукуров, М. Суҳан аз лирика ва мазмуни ҳаётини он / М. Шукуров // Масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик (маҷмуа). – Душанбе: Ирфон, 1970. – С.183-224.

⁵ Амонов, Р. Лирикаи ҳалқи тоҷик / Р. Амонов. – Душанбе: Дониш, 1968. – 412 с.

⁶ Мизозода, Ҳ. Таърихи адабиёти тоҷик / Ҳ. Мирзозода. – Душанбе: Маориф, 1977.– 339 с.

⁷ Ҳодизода, Р. Аз гузашта ва ҳозираи адабиёти тоҷик /Р.Ҳодизода. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 144 с.

⁸ Отаконова, Ҳ. Падидаҳои навҷӯй / Ҳ.Отаконова // Садои Шарқ. –1966. – №2. – С. 119-122.

⁹ Сатторов, А. Бахс идома дорад / А. Сатторов // Садои Шарқ. –1976. – №12. – С. 101-105.

¹⁰ Ҳакимов, А. Шеър ва замон / А. Ҳакимов. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 252 с.

¹¹ Шарифов, Ҳ. Функцияи маърифатии қасида / Ҳ. Шарифов. – Душанбе: Дониш, 1978. – С. 103-111.

Мусулмониён¹, Шоҳзамон Раҳмонов² (Тоҷикистон), Парвиз Нотили Хонларӣ³, Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ⁴, Муҳаммад Ҷаъфар Ёҳакӣ⁵, Алиасғари Шеърдӯст⁶, Сайид Алӣ Мӯсавии Гарморудӣ⁷, Алиризо Қазва⁸ (Эрон), Мӯчиби Меҳрдод⁹ (Афғонистон), Ж.П. Сартр¹⁰, И. Бечка¹¹, Я. Рипка¹² ва К. Ҳечинский¹³ (Аврупо), Е.Э. Бертелс¹⁴ ва И.С. Брагинский¹⁵ (Руссия) ва дигарон дар мақолаю рисола ва китобҳои алоҳидаи худ дар масъалаи пайдоиш, таҳаввул ва хусусиятҳои ҳунарию соҳтории жанрҳои адабӣ ва раванди адабиёти муосири тоҷик баҳсҳои домандоре ба миён оварданд.

Солҳои 60-70, ки солҳои ниҳоят пурбор дар таҳаввули шеъри тоҷик дониста мешаванд, бо кӯшишу ғайрати шоирони он солҳо ҷавон, ба мисли М. Қаноат, Ғ. Мирзо, Қ. Қиром, М. Шералӣ, Ҳ. Файзулло, Л. Шералӣ, Б. Собир, Гулруҳсор ва дигарон, ки дар миёнашон Ғ. Сафарзода ҳам аз ҷеҳраҳои ҷавони шинохта буд, ба тозакориҳои назаррас ноил гардид.

Дар солҳои гуногун С. Табаров¹⁶, М. Қаноат¹⁷, Ю. Акбаров¹⁸, А. Самад¹⁹, Ш. Ёдгорӣ²⁰, Р. Аҳмадов²¹, С. Давронов²², З. Абдулло²³, А. Саъдуллоев²⁴, Н. Раҷаб²⁵ ва ғайра мақолаҳои алоҳида доир ба фаъолияти адабии Ғ. Сафарзода таълиф намудаанд, ки ҳар қадоме барои шинохти шаҳсият ва омӯзиши шеър ва осори публитсистии шоир аз манфиат ҳолӣ нест.

Дар баробари ин, Ю. Акбаров дар китобҳои «Шеъри эҳсос ва тафаккур»²⁶ ва «Қисмати инсон ва қисмати шеър»²⁷, Ҳ. Асозода дар «Адабиёти тоҷик дар

¹ Мусулмониён, Р. Фурӯғи шеъри ҷонпарвар /Р. Мусулмониён. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 224 с.

² Раҳмонов, Ш. Мусаммат. Таҳаввул ва ташаккули он /Ш. Раҳмонов. – Душанбе: Дошиш, 1987. – 172 с.

³ Хонларӣ, П. Шеър ва ҳунар / П. Н. Хонларӣ. – Техрон: Эрончоп, 1354. – 372 с.

⁴ Кадканӣ, Ш. М. Мусиқии шеър /Ш. М. Кадканӣ. – Техрон: Интишороти Огоҳ, 1370. – 678 с.

⁵ Ёҳакӣ, М. Аз Ҷайхун то Вахш / М. Ёҳакӣ, М. Сайдӣ. – Маҳшад: Интишороти остони Қудси разавӣ, 1378ҳ. – 304 с.

⁶ Шеърдӯст, А. Ҷашмандози шеъри имрӯзи Тоҷикистон / А. Шеърдӯст. – Техрон: Алҳудо, 1376. – 328 с.

⁷ Гарморудӣ, М. Аз садр то сока / М. Гарморудӣ. – Техрон: Ирончоп, 1388. – 844 с.

⁸ Қазва, А. Ҳуршедҳои гумшуда / А. Қазва. – Техрон: Ҳавзаи ҳунарӣ, 1376. – 634 с.

⁹ Меҳрдод, М. Зангулазанон гузашт борон (Сайре дар шеъри муосири Тоҷикистон) / М. Меҳрдод, Б. Забехулло. – Кобул: Ормоншаҳр, 1390. – 111 с.

¹⁰ Сартр, Ж.П. Адабиёт чист? / Ж.П. Сартр. – Техрон: Чопи «Нон», 1348. – 225 с.

¹¹ Бечка, И. Адабиёти форсӣ дар Тоҷикистон / И. Бечка. – Техрон: Интишороти Илмӣ ва фарҳангӣ, 1372. – 280 с.

¹² Рипка, Я. История персидской и таджикской литературы. – М.: Прогресс, 1970. – 418 с.

¹³ Ҳечинский, К. Адабиёти тоҷик аз инқилоби Октябр то давраи исталинизм. / К. Ҳечинский. – Техрон: Адабистон, 1368ҳ. – 134 с.

¹⁴ Бертелс, Е. Э. История персидско – таджикской литературы. Избранные труды / Е.Э. Бертелс. – М.: Восточная литература, 1960.–556 с.

¹⁵ Брагинский, И. С. Анъанаҳои адабиёти форсу тоҷик/ И. Брагинский // Садои Шарқ. – 1968. – №2. – С. 127-131.

¹⁶ Табаров, С. Ҳаёт, адабиёт, реализм. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди ҷорум/ С. Табаров. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 400 с.

¹⁷ Сафарзода, З. Ҷавонии ҷовидон / З. Сафарзода. – Душанбе: Шарқи озод, 2010. – 176 с.

¹⁸ Акбаров, Ю. Ӯ меваи наҳли орзу ночида / Ю. Акбаров // Садои Шарқ. – 1990. – №5. – С. 106-114.

¹⁹ Сафарзода, З. Ҷавонии ҷовидон / З. Сафарзода. – Душанбе: Шарқи озод, 2010. – 176 с.

²⁰ Ёдгорӣ, Ш. Шоир ва рӯзноманигор / Ш. Ёдгорӣ // Садои мардум. – 1992. – №23 – 7 феврал.

²¹ Сафарзода, З. Ҷавонии ҷовидон / З. Сафарзода. – Душанбе: Шарқи озод, 2010. – 176 с.

²² Давронов, С. Ёдгори Ҷавонӣ / С. Давронов // Садои Шарқ. – 1980. – №4. – С. 149-151.

²³ Сафарзода, З. Ҷавонии ҷовидон / З. Сафарзода. – Душанбе: Шарқи озод, 2010. – 176 с.

²⁴ Саъдуллоев, А. Гоиб ҳамеша бо мост/ А. Саъдуллоев // Садои Шарқ. – 2010. – №2. – С. 112-116.

²⁵ Сафарзода, З. Ҷавонии ҷовидон / З. Сафарзода. – Душанбе: Шарқи озод, 2010. – 176 с.

²⁶ Акбаров, Ю. Шеъри эҳсос ва тафаккур/ Ю. Акбаров. – Душанбе: Ирфон, 1985. – С. 18-188.

²⁷ Акбаров, Ю. Қисмати инсон ва қисмати шеър / Ю. Акбаров. – Душанбе: Дошиш, 1980. – С. 25.

садаи XX»¹ оид ба фаъолияти эҷодӣ ва шахсияти F. Сафарзода ба таври мухтасар изҳори назар кардаанд.

Бояд гуфт, ки осори F. Сафарзода бештар аз ҳама таваҷҷуҳи Ш. Ёдгориро ҷалб намудааст. Мавсүф дар мақолаҳои «Ошёни офтоб»², «Шоир ва рӯзноманигор»³ паҳлӯҳои алоҳидаи шеъри шоирро мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор дода, дар пешгуфтори китобҳои «Мероси ҷавонӣ»⁴, «Мунтаҳабот»⁵ ва охирсухани китоби «Ҷавонӣ»⁶ осори ӯро аз нигоҳи мавзуъ ва мундариҷа нисбатан муфассал баррасӣ намудааст.

Дар диссертатсия дар асоси маводи мавҷудаи илмӣ, донишномаҳо, рӯзномаю маҷаллаҳо, ёдномаҳои адибону рӯзноманигорон, осори адабиётшиносию нақди адабӣ ҳусусиятҳои вижайи шеъри F. Сафарзода дар муқоиса бо шеъри ҳамнаслони ӯ мавриди пажӯҳиши қарор мегирад ва ба ин васила мақоми ӯ дар назми солҳои 60-70-уми адабиёти асри XX-и тоҷик муайян мегардад.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсия дар доираи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултаи филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардида, бо барномаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии «Масъалаҳои таъриҳ, нақд ва робитаҳои адабӣ дар адабиёти навини тоҷик» (2021-2025) робитаи зич дорад.

ТАВСИФИ ҮМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Дар тадқиқоти мазкур дар заминай маводи дастрас ба таври амиқ ва муфассал баррасӣ намудани ашъори F. Сафарзода, пажӯҳиши навъҳои шеърӣ ва ҷустуҷӯҳои ҳунарии ӯ дар шеър бо назардошти таҳаввули шеъри муосир ва раванди навоварии шеъри солҳои 60-70 пешбинӣ шуд.

Вазифаҳои таҳқиқ. Мақсади диссертатсия муайян намудани мақоми F. Сафарзода дар шеъри солҳои 60-70 буда, бо назардошти ин, раванди таҳаввули шеъри муосир низ мавриди пажӯҳиши қарор гирифтааст. Дар диссертатсия барои ҳаллу фасли вазифаҳои мушаҳҳаси зерин сайдӣ карда шудааст:

- баррасии навоварӣ дар суннат ва муайян намудани раванди навгароӣ дар шеъри солҳои 60-70-уми асри XX;
- таҳқиқи дигаргуниҳои соҳтороӣ дар шеъри суннатӣ ва заминагузорӣ барои шакл гирифтани арузи озод дар шеъри тоҷик;
- мушаҳҳас намудани ҷусторҳои ҳунарию адабӣ дар мисоли ашъори F. Сафарзода;
- ташаккули шаҳсияти адабии F. Сафарзода;
- баррасии густариши анвои шеъри суннатӣ ва шеъри нав дар эҷодиёти шоир;
- ҳусусиятҳои ғоявии шеъри F. Сафарзода;
- таъйини мақоми F. Сафарзода дар шеъри солҳои 60-70.

¹ Асозода, X. Адабиёти тоҷик дар садаи XX / X. Асозода. – Душанбе: Маориф, 1999. – 448 с. Сах. 425-427.

² Ёдгорӣ, Ш. Ошёни офтоб / Ш. Ёдгорӣ // Камсамоли Тоҷикистон. –1972. – №48. – 14 декабр.

³ Ёдгорӣ, Ш. Шоир ва рӯзноманигор / Ш. Ёдгорӣ // Садои мардум. – 1992. – №23 – 7 феврал.

⁴ Сафарзода, F. Мероси ҷавонӣ / F. Сафарзода. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 336 с.

⁵ Сафарзода, F. Мунтаҳабот. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди якум. / F. Сафарзода. – Душанбе: Адиб, 2003. – 264 с.

⁶ Сафарзода, F. Ҷавонӣ / F. Сафарзода. – Душанбе: Маориф, 1986. – С. 65-67.

Объекти таҳқиқ. Объекти асосии таҳқиқи диссертатсия пажӯхишҳои анҷомшуда дар ин замина тавассути адабиётшиносони маъруфи тоҷик, эронӣ, рус ва ҳамчунин осори F. Сафарзода ва дигар адибони тоҷик дар солҳои 60-70 мебошад.

Предмети таҳқиқ. Предмети таҳқиқи диссертатсия раванди навоварӣ ва ҷустуҷӯҳои ҳунарӣ дар шеъри F. Сафарзода дар заминаи таҳқиқу пажӯхишҳои олимони тоҷик ва ашъори шоирони солҳои 60-70-уми асри XX мебошад.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Диссертатсия ҳангоми омӯзиш ва баррасии мавзӯъ ба дастовардҳои илмию тадқиқотҳои донишмандону муҳаққиқони варзидаи ватанию ҳориҷӣ, баҳусус, асарҳои Ш. Ҳусейнзода, А. Маниёзов, Н. Маъсумӣ, Х. Мирзозода, Б. Сирус, М. Шакурӣ, Р. Ҳодизода, Х. Отаконова, С. Табаров, Р. Амонов, В. Асрорӣ, Х. Шарифов, А. Сатторзода, Х. Асозода, Ю. Акбаров, М. Имомзода, А. Ҳакимов, А. Давронов, Ш. Ёдгорӣ, Ш. Раҳмонов, М. Мирзоюнус, Р. Ваҳҳоб, М. Маҳмудзода (Тоҷикистон), И. Бечка (Чехословакия), Е.Э. Бертелс, И.С. Брагинский, В.В. Белинский, А.В. Луначарский (Русия), П. Ҳонларӣ, Ж. Бадеъ, Н. Нодирпур, Ш. Қадканӣ, М. Гарморудӣ, М. Ёҳақӣ, А. Шеърдӯст, А. Қазва, (Эрон), С. Накҳат, М. Меҳрдод (Афғонистон) ва дигарон такя кардааст.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Асоси методологии таҳқиқ бо такя ба равишҳои фарҳангӣ-таъриҳӣ, муқоисавӣ-татбиқӣ ошкор кардани ҳусусиятҳои хоси ташаккул ва таҳаввули шеъри тоҷик ва ҷусторҳои ҳунарӣ дар он мебошад. Ин усулҳо, баҳусус, дар ҷараёни арзёбии масъалаҳои муҳимми ташаккул ва инкишифҳои жанрҳои тозаи адабӣ ва таҳаввули сохтории анвои суннатӣ бо таҳқиқи вижай ҷанбаҳои ҳунарии шеър дар ашъори F. Сафарзода мавриди истифода қарор гирифтанд.

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Ба сифати сарчашмаҳои асосии таҳқиқ маҷмуаҳои шеърии F. Сафарзода, маҷмуаҳои алоҳидай ашъори шоирони тоҷик аз оғози садаи XX то солҳои 70-ум ва байд аз он, ёддошту хотираҳои адибон ва амсоли ин мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифтаанд. Ҳамчунин, дар раванди баррасии баҳсҳои аслию фаръии диссертатсия нақши шеъри шоирони русу Аврупо ва Эрон дар шаклгирӣ ва таҳаввули шеъри тоҷик дар солҳои 60-70 ва ҷанбаҳои ҳунарии он дар ойинаи ашъори шоирони тоҷик, аз ҷумла шеъри F. Сафарзода, таҳқиқ гардидааст.

Навғонии илмии таҳқиқ, пеш аз ҳама аз интиҳоби мавзӯъ ва гузориши масъала бармеояд. Дар диссертатсия шеъри F. Сафарзода ба таври муракқаб ва дар шакли монографӣ омӯхта шуда, аз ҳамин нигоҳ арзишҳои ҳунарии шеъри шоир муайян мегардад. Тадқиқот барои пурра ва ҳаматарафа омӯхтани шеъри шоир мусоидат мекунад.

Дараҷа ва савияи имрӯзай дарки масъалаи шеър моро водор қард, ки масъалаҳои мавриди таҳқиқро дар алоқамандӣ бо ҷараёни таҳаввули шеъри муосири тоҷик ба таҳлил гирем ва ҷанбаи мундариҷавию ғоявии онро муайян кунем.

Мо бори аввал ҷанбаҳои ҳунарӣ ва таҳаввули сохтории шеъри F. Сафарзодаро дар манзари шеъри солҳои 60-70 дар қолаби диссертатсия мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додем, ки навғонии илмии таҳқиқотро ифода мекунад.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Масоили навоварӣ дар соҳтор ва муҳтавои анвои суннатии шеъри тоҷикӣ солҳои 60-70-ум аз масъалаҳои мубрами шеършиносист, ки бидуни омӯхтан ва таҳқиқу пажӯҳиши он раванди гузариш ба шеъри нав ҳалношуда боқӣ мемонад. Равиши навоварӣ дар соҳтори шеъри суннатӣ заминасози аслии шеъри нав дар адабиёти тоҷик аст, ки то қунун ба таври мукаммал омӯхта нашудааст. Азбаски саҳми шоирони солҳои 60-70 дар ташаккули шеъри нав аз роҳи навоварӣ дар суннат ҷашнрас аст, таҳқиқи ин мавзӯъ ба қадри имкон фазои холии мавҷударо пур меқунад;

2. Равиши мустаъмали қолабшикании зоҳирӣ дар соҳтори шеъри суннатӣ ва ба таври пиллаконӣ ҷидани мисраъҳо ба маънни арузи озод, ки аз шеъри шоирони оғози асри XX шурӯъ гардида, дар солҳои 60-ум ба қуллаи авчи худ расидааст, ҳануз ба таври густурда мавриди баррасӣ қарор нағирифта, мунҷар ба тақори ин заъф дар ашъори бархе аз шоирони солҳои 70 ва 80-ум шудааст. Ба ин далел, намунаҳое аз ашъори дар қолаби шеъри суннатӣ сурудашуда, ки ба зоҳир шакли арузи озодро гирифтаанд, мавриди баррасӣ қарор гирифт ва ба ин васила намунаҳои воқеии арузи озод нишон дода шуд;

3. Аз назари ҳунарӣ дар шеъри солҳои 60-70 корбурди таркибу вожаҳои шоирона аз корҳои муҳим дар таҳаввули шеър арзёбӣ мегардад. Дар ин давра, на танҳо ба шеър таркибу вожаҳои нав ворид гардид, балки шоирон талош бар он намуданд, ки бархе аз таркибу вожаҳои шеъри кӯҳанро паҳлӯгардон кунанд ва аз онҳо ифодаҳои нав бисозанд. Баррасии ин масъала, метавонад, дар шинохти шеър аз назари ҳунарӣ кумак кунад;

4. Дар заминай ин пешниҳодот ҷусторҳои ҳунарӣ, истифодаи таркибу вожаҳои шоирона, забону баёни шеър, корбасти анвои суннатӣ ва нав дар ашъори Гоиб Сафарзода, ки яке аз ҷаҳроҳои адабист, дар партави ашъори шоирони солҳои мавриди назар ба баррасӣ гирифта шудааст, ки метавонад мақом ва ҷойгоҳи ўро дар шеъри солҳои 60-70 мушахҳас намояд.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Ин диссертатсия, ки дар асоси равишҳои нави таҳқиқ ва арзёбии ҳунари ниғорандагӣ ва воқеияти шеъри он солҳо сурат гирифтааст, метавонад дар тадриси курси таърихи адабиёти тоҷик ба вижана дар таълими равандҳои ташаккули шеъри муосири тоҷикӣ ва дарсҳои амалию назариявии баҳши филологияи мактабҳои олии қиҷвар барои арзёбии осори адабии даврони истиқлол истифода шавад.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия дар мавзуи «Ҷустуҷӯҳои ҳунарӣ дар шеъри тоҷикии солҳои 60-70-уми асри XX (дар мисоли ашъори Гоиб Сафарзода)» ба доираи мавзӯъ ва масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мувофиқат меқунад.

Саҳми шаҳсии довталаб дар таҳқиқ. Саҳми фардии муҳаққиқ дар омӯзиш ва баррасии шеъри солҳои 60-70-уми асри XX, ҷамъоварии маводи адабию илмӣ, дар баробари таълифоти илмии олимони тоҷик омӯзиши назарияҳои олимони муосири Русия, Аврупо ва Эрон роҷеъ ба мавзуи баҳси диссертатсия ва муқоисаи онҳо, таҳлилу муайян кардани вижагиҳои шеъри давраи мазкур дар мисоли ашъори F. Сафарзода аз назари ҳунарӣ, омода намудани мақолаю маърузаҳо доир

ба мавзуи таҳқиқ зоҳир мегардад. Таҳқиқ дар шакли диссертатсия ба анҷом расидааст.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Мундариҷа ва қисматҳои асосии диссертатсия дар конфронсҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмилалии илмию назариявии зерин дар шакли маъруза баён шудаанд: конференсияҳои ҷумҳурияйӣ «Пешвои миллат ва рушди илм дар Тоҷикистон» (Хуҷанд, 27.04.2023), «Аминҷон Шукӯҳӣ ва ҷойгоҳи ў дар адабиёти нимаи дуюми садаи XX» (Душанбе, 09.06.2023) ва конференсияи байналмилалии «Масъалаҳои мубрами филологияи Шарқ ва равобити адабӣ» (Хуҷанд, 26-27.04.2024).

Диссертатсия дар маҷлиси кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 7-уми майи соли 2024 (суратчаласаи № 11) баррасӣ гардида, ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Мазмуни асосии диссертатсия дар 9 мақола ифода ёфтааст, ки аз ин миён 5 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестаціонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2 мақола дар маводи конференсияҳои илмии ҷумҳуриявию банаљилӣ ва 2 мақола дар маҷаллаи адабии «Садои Шарқ» чоп гардидаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ, рӯйхати адабиётива нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия иборат аст. Ҳар боб дар навбати ҳуд ба фаслҳои алоҳида гурӯҳбандӣ шуда, дар маҷмуъ, ҳаҷми диссертатсия 172 саҳифаи чопи компьютериро дар бар мегирад.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚ

Дар **муқаддима** зарурати тадқиқи мавзуъ, дараҷаи омӯхта шудани он баён гардида, мақсад ва вазифаҳои асосии муаллифи диссертатсия мушаххас шудаанд. Дар баробари ин, сарчашмашиносӣ ва методологияи таҳқиқ, арзишҳои назарию амалӣ, навгониҳои илмӣ ва меҳварҳои аслии барои дифоъ манзуршаванд, саҳми фардии муаллиф ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқ шарҳу тафсир ёфтаанд.

Боби аввали диссертатсия **«Раванди навгарӣ дар шеъри тоҷикии солҳои 60-70»** ном дошта, аз се фасл иборат мебошад. Дар фасли аввал **замина ва омилҳои асосии навоварӣ дар шеър** мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар он ручуъи қутоҳе ба масъалаи таҳаввули шеър дар таҳқиқоти донишмандон сурат гирифтааст.

Ташаккули шеъри нав дар замони муосир аз давраҳои пешин тафовути комили соҳторӣ дорад. Бо назардошти ин масъала таъқид мешавад, ки шеъри нав дар мисоли «шеъри нимой» ё «арузи озод, «шеъри сафед» ва «чаорпора» тавонистааст як давраи бузурги таърихи адабиётро ба ду даста «адабиёти классикӣ» ва «адабиёти муосир» тақсим кунад. Гузариши шеър аз як марҳила ба марҳилаи дигар, вобаста ба тафаккури ҷомеа ва инкишофи ақлонии инсонҳо дар ҳаёти маданий мардум боиси навназарӣ дар адабиёт гардидааст, ки муаллиф бо такя ба назари адабиётшинос И.С. Брагинский, ки гуфтааст, «шеъри нав аз

давраҳои атиқа арзи вучуд дошт»¹, дар оғози ин боби кор заминаҳои пайдоиши шеъри навро аз гузашта низ ҷустуҷӯ кардааст.

Ҳамин тарик, дар бахши мазкур ба масъалаи навоварӣ дар соҳтори шеър таваҷҷуҳ шуда, дар ин замина, аввалин шеъри навоваронаи тоҷик, ки қолаби шеъри суннатиро шикаст, «Марши ҳуррият»-и устод С. Айнӣ арзёбӣ мегардад ва ба омилҳои бавучудоии он диққат дода мешавад.

Бо иқтибос аз қавли И.С. Брагинский, ки таъкид намудааст, «...нахустин асари советии тоҷик марш буд ва муаллифи марш Садриддин Айнӣ буд... Садриддин Айнӣ ба назми советии тоҷик, ки дар байни оташи инқилоб таваллуд ёфта буд, бунёд гузошт»², гуфта мешавад, ки шеъри «Марши ҳуррият» дар саргҳи навовариҳои соҳторӣ қарор гирифтааст ва заминаи муфиде барои нав шудани шеъри тоҷик дар солҳои баъд гардидаст.

Ҳамчунон таъкид мешавад, ки ин соҳторшиканӣ дар назми точки баъди «Марши ҳуррият» ба таври комил татбиқ нашудааст ва аксари соҳторшиканиҳо ба сурати зоҳирӣ рӯйи кор омадаанд.

Бо назардошти ин нукта ва ҷанд масъалаи дигар, ки дар онҳо омилҳои нав шудани шеъри тоҷик арзёбӣ гардиданд, навварии шеъри тоҷикро, хосатан дар солҳои 30-40-уми садаи XX, на дар соҳторшикании зоҳирӣ, балки бештар дар нав шудани дарунмояи шеър мешавад ҷустуҷӯ кард.

Агар як омили асосии навназарӣ дар шеъри солҳои 60-70 ҳамоно анъанаҳои шеъри даврони инқилоб ва замони Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ ва умуман шеъри русу Аврупо бошад, омили дигараш бевосита густариш пайдо кардани робитаҳои адабӣ бо Эрону Афғонистон ва кор гирифтани аз забони зиндаи мардум ва дар ниҳоят суд ҷустан аз ҷусторҳои ҳунарии шеъри қадимист, ки ин ҳусусият дар шеъри аксар шоирони наввари ин солҳо ба ҷашм мерасад ва дар ин фасли рисола муфассал шарҳу тафсир ёфтааст.

Дар идомаи таҳқиқ, дар фасли мазкур шеъри тоҷик то марҳилаи таҳаввули ҷаҳоруми ҳуд то солҳои 60-ум, ба се давра тақсимбандӣ мешавад.

Маълум мегардад, ки шеъри тоҷик дар давраи аввал бо фарогири андешаҳои маорифпарварона, бо доштани руҳияи аҳлоқӣ ва корбурди қалимаҳои соҳавӣ то соли 1905 рӯ ба навгарӣ доштааст.

Давраи дуюми таҳаввули шеър, солҳои 1905-1918-ро дар бар мегирад. Ин давра барои шеъри тоҷик аз он лиҳоз дорои арзиш буд, ки мазмунҳои мушаххаси сиёсию иҷтимоӣ вориди он гардидаанд.

Ҳамин тарик давраи сеюми шеъри тоҷик бо эҷоди «Марши ҳуррият»-и устод С. Айнӣ марбут дониста мешавад, ки комилан як шеъри аз ҷиҳати соҳтор ва вазни аруз навгароёна аст.

Дар анҷоми ин фасл таъкид мегардад, ки ин гуна талошҳо ва қолабшиканиҳо дар шеър, ки шоирон қасди нав кардани онро доштаанд, боиси тағирии шакл кардан ва бо соҳторҳои мутафовит аз шеъри пешиниён рӯнамо шудани бисёре аз анвои суннатӣ гардидааст.

¹ Брагинский, И. С. Анъанаҳои адабиёти форсу тоҷик/ И. Брагинский // Садои Шарқ. – 1968. – №2. – С. 127-131.

² Брагинский, И. С. Анъанаҳои адабиёти форсу тоҷик. / И. Брагинский // Садои Шарқ. – 1968. – №2. – С. 127-131.

Дар фасли дуюми боби аввал, роچеъ ба **мавқеи анвои суннатӣ ва навоварӣ дар он** баҳс дар миён аст. Дар ин фасл тағири соҳторӣ кардани анвои суннатӣ ва то андозае нав шудани муҳтавои бархе аз анвои суннатӣ вуқуфи густурда сурат мегирад.

Ҳарчанд дар оғози садаи бист ва баъди солҳои 50-хум як навъ ҳучум ба сари жанрҳои сунннатӣ, маҳсусан ғазал сар задааст, вале боз аксари шоирон ба эҷоди ғазал ва дигар анвои суннатӣ рӯ оварда буданд. Ба қавле «шеъри озод» ва «шеъри сафед» ҳам «...натауонист, ин ҷараёни шеъри ҳазорсоларо нобуд кунад»¹.

Ташаккули шеъри нав аз ин ҷиҳат арзиши болоро соҳиб аст, ки бо зуҳури худ тавонист дар қолаби шеъри суннатӣ руҳи тозаро ворид созад ва бисёре аз таркибу вожаҳоро дубора, бо ҷилои тоза бозтоб кунад. Албатта ин падида дар қатори дигар таҷаддудкориҳои илмиву адабӣ, нақши бориз дар таҳаввули шеъри муосир дорад, «...аммо ҳануз дар мақоме нест, ки ҷои шеъри суннатиро танг намуда бошад»².

Дар баробари тағири соҳторӣ кардани аксар жанрҳои суннатӣ ҷустуҷӯҳои ҳунарӣ низ дар шеъри тоҷик афзалияти тамом доранд. Якнавоҳтӣ ва пойбандии шеъри даврони шурӯй ба мавзӯъҳои муҳимми сиёсию иҷтимоӣ шоиронро водор намудааст, аз ҷиҳати ҷустуҷӯҳои ҳунарӣ маҷрои шеърро ба унсурҳои табиат пайванди мустаъқим диҳанд ва дар баробари ин аз осори зиндаи мардум дар шеър судҷӯй намоянд. Маҳз дар шеъри солҳои 60-70-ум симои воқеӣ ва зиндагии хоккоронаи зани тоҷик, тасвири зодгоҳ ба маънии умумии ватан, таҷассуми фарҳангутамиадуни тоҷикӣ, ифтихори таъриҳӣ ва амсоли ин рӯнамо гардидааст.

Масъалаи **пайдоиш ва таҳаввули анвои нави адабӣ дар шеър** низ аз баҳсҳои меҳварии ин диссертатсия аст, ки дар фасли сеюми боби аввал ба таври густурда баррасӣ шудааст.

Дар ин ҳусус гуфта мешавад, ки пайдоиш ва таҳаввули шеъри нав, ки бо ҳусусиятҳои хоси худ аз шеъри суннатӣ тафовут дорад, аз солҳои авали асри бист ҳамчун раванди умумии рушду таҳаввули шеъри тоҷик ба назар мерасад. С. Айнӣ бо кӯтоҳ овардани як ҳичо дар мисратьҳои дуюми ҳар байти «Марши ҳуррият» пойдевори шеъри нави тоҷикро гузоштааст. Аммо ин раванд дар шеъри шоирони баъдӣ то солҳои 60 муваффақона набудааст.

Ҳарчанд баъд аз С. Айнӣ шоирони дигаре барои нав кардани соҳтори шеър талош намуданд, аммо масъалаи дигаргунии аruz мавриди таваҷҷӯҳи кам қасоне қарор гирифта буд. Албатта, то солҳои 60-ум барои таҳаввули аruz шоироне чун А. Лоҳутӣ, П. Сулаймонӣ, Ҳ. Юсуфӣ талош намудаанд, вале раванди шеъри нав дар қӯшишҳои онҳо низ комил набуд. Тозакориҳои А. Лоҳутӣ бештар дар омезиш додани аruz бо вазнҳои ҳичои сурат гирифт ва дар идома П. Сулаймонӣ ва М. Турсунзода низ ҳамин корро анҷом доданд. Муҳимтарин коре, ки дар тозакории А. Лоҳутӣ марбут ба арузи озод ба вуҷуд омад, дар тарҷумаҳои ўзбекӣ гардид. Масалан тарҷумаи ўзбекӣ «Сангари ҳунин»-и Виктор Гюго, ки яке аз таҷрибаҳои аввалинаш маҳсуб мешавад, ба табиати арузи нав созгор афтод.

¹ Мирзоюнус, М. Бе ту ҳокам бо ту афлок Тоҷикистон / М. Мирзоюнус // Ҳуҷанд. – 2005. – №12. – С. 93-98.

² Нурзод, Н. Парниёни сабзи андеша / Н. Нурзод. – Ҳуҷанд: Меъроҷ, 2014. – С. 168.

Агарчи навоварии ин шоирон дар арузи нав номуваффакона буданд, vale кӯшишҳои тозае дар сохтори шеър маҳсуб мешуданд, ки метавон онҳоро замина ва омилҳои асосӣ дар навоварии шеъри солҳои 60-70 доност.

Арузи нав бо муҳтавои аслии худ дар солҳои 60-70 дубора рӯйи кор омад ва дар идома, дар ашъори шоирон ин давра шакл гирифт. Бо вуҷуди ин буданд шоироне, ки ҳануз ба таври пилаконӣ чидани навъҳои гуногуни шеъри суннатиро арузи озод мепиндоштанд ва ин раванд то солҳои 80-уми асри XX дар шеъри онҳо идома дошт.

Дар идомаи ин бахш Чаҳорпора низ ҳамчун анвои навзухур мавриди баррасӣ қарор мегирад ва баҳс дар атрофи он бештар ба корбости қофия пайванд меҳурад. Аз сабабе, ки тарзи қофиябандии он дар ҳар банди шеър ба сурат алоҳида омада, пайванди мантиқӣ миёни бандҳо сурат мегирад, шоирон барои баёни андешаҳои худ дар ин навъи шеър имконияти фарохтарро соҳиб гардидаанд.

Баҳси дигар дар ин бахши рисола марбут ба пайдоиш ва ривоҷи чаҳорпора аст, ки дар асоси баҳсҳои донишмандон дар ин ҳусус сурат гирифтааст. Аксари донишмандон асоси чаҳорпораро ҳамчун як падидаи нави адабии баромада аз жанрҳои мусаммату мураббаъ ва таркиббанду тарҷеъбанд медонанд. Онҳо бештар ба шакли мусаммати мураббаъ такя намуда, ба ин ҳулоса расидаанд. Дарвоҷеъ, пораҳои алоҳидаи навъи зикргардида, ба ҳусус мусаммати мураббаъ, аз ҷиҳати соҳт бо шеъри чаҳорпораи муосир шабоҳати қавӣ доранд. Тафовути ягона миёни онҳо бештар дар шакли қофиябандӣ зоҳир мегардад. Муҳаққиқ Рустам Ваҳҳобов қайд мекунад, ки «Чаҳорпора бо тасарруф дар шаклҳои суннатӣ аз роҳи қофия ба вуҷуд омад»¹.

Шояд мусаммати мураббаъ аз ҷиҳати соҳт ва пайвастагии миёни пораҳо дар чаҳорпораи муосир бетаъсир набошад, аммо ин навъи шеърӣ аз лиҳози моҳият ва шакли қофиябандӣ таъсирпазирии равшане аз шеъри рус дорад. Ин навъи шеър, ки дар адабиёти муосир ривоҷу равнақи бештар ёфта буд, барои аксари муҳаққиқон, аз ҷумла адабиётшинос Худоӣ Шарифов, дар гузашта номустаъмал боқи мемонад. Мавсуф осори Муъмин Қаноатро мавриди пажӯҳиш қарор дода, дар мавриди чаҳорпораҳои шоир менависад: «...ин қолаби дар шеъри гузаштаи мономустаъмал яқин аз шеъри русӣ маншაъ мегирад»².

Ин навъи шеърӣ, ки дар адабиёти рус бештар бо қофиябандии дудармиён (абба) ривоҷ ёфтааст, Аскар Ҳакимовро низ ба ҳулосае овардааст, ки аксари осори дар ин навъи шеър навиштаи Ғаффор Мирзоро аз таъсири адабиёти рус ба қалам бидиҳад: «Истифодаи чаҳорпораҳои дудармиён, яъне номутаносиб бештар дар эҷодиёти Ғаффор Мирзо ба назар мерасад, ки бешубҳа аз таъсири назми рус аст»³.

Албатта, мо наметавонем бо қатъият ин навъи шеъриро баромада аз шеъри қадим арзёбӣ кунем, vale гуфтан ба маврид аст, ки ин шакли шеърӣ, ки бо тағири қофия дар шеъри мо ривоҷи бештар ёфт, наметавонад таъсирие аз шеъри қадимро надошта бошад.

¹ Ваҳҳоб, Р. Поетикаи вазн ва ҳусусиятҳои ритмии назми муосири тоҷик / Р. Ваҳҳоб. – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 23.

² Шарифов, X. Савти аҷам / X. Шарифов. – Душанбе: Ҳазинаи адабиёти Тоҷикистон, 2002. – С. 135.

³ Ҳакимов, А. Шеър ва замон / А. Ҳакимов. – Душанбе: Ирфон, 1978. – С. 200.

Муҳимтар аз ҳама ниёзи иҷтимоии чомеа ва ҳамчунон рушти бемайлони чаҳорпора дар шеъри рус боиси рушду такомули ин навъи адабӣ дар шеъри тоҷик ва гузариш аз он ба арузи озод гардидааст. Ҳарчанд раванди гузариш аз чаҳорпора ба шеъри озод ба таври пинҳон ва ноаён сурат гирифтааст, вале «...нақши чаҳорпора дар ташаккули арузи нав (ғайр аз мазмуни сужет ва лирика ва ё ҳамосаи тобеъ ба лирика) аз назари зоҳирӣ низ хеле равшану барҷаста боқӣ мондааст»¹.

Боби дувуми диссертатсия **«Ташаккули шахсияти адабии Гоиб Сафарзода»** номгузорӣ шуда, дар он перомуни ташаккули шахсияти шоир, нақши маҳфилҳои адабӣ, рӯзнома ва маҷаллаҳои адабӣ, ҳамчунин рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ», нақди адабӣ, нақши тарҷума ва тарҷумонӣ баҳс дар миён аст.

Дар фасли аввали боби дуюм ба **ташаккули шахсияти адабии шоир** аз ҷанд паҳлу ручуъ мегардад ва дар аввал нақши маҳфили «Адибони ҷавон»-и Донишкадаи омӯзгорӣ дар ташаккули шахсияти адабии шоир нишон дода мешавад. Гуфта мешавад, ки агар ин маҳфил, дар қадами аввал нақши арзанда дар ташаккули шахсияти адабии шоир гузошта бошанд, пайваста дар суҳбати устодони баркамоли назму насрин муосири тоҷик будан ва роҳу равиши зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии онҳоро омӯхтани Гоиб Сафарзода бевосита мактаби адабии бузурги дигаре будааст, ки ўро ҳамчун шахсияти хештаншиносу инсондӯст ва дӯстдори фарҳангӣ адаб шиносионда, тафаккурашро инкишоф додааст.

Мукотибаҳои Соҳиб Табаров бо адибони ҷавони солҳои 60-70, ки пайваста онҳоро дар ҷараён қарор медод, барои F. Сафарзода низ як мактаби бузурги омӯзиш ба шумор мерафт, бешубҳа як омили ба танқиди адабӣ рӯ овардани F. Сафарзода низ аз муносибату воҳӯриҳо ва мукотибаҳои ў бо Соҳиб Табаров будааст.

Пайваста дар сафарҳои хидматӣ будан ва дар ҷорабинҳои бузурги адабӣ ширкат ва суханронӣ намудани F. Сафарзода ва ў барин адибони навроҳ заминай дигари ташаккули шахсияти адабии эҷодкорон ба ҳисоб мерафт.

Дар фасли дуюми боби дуюм – **«Тарҷума – омили такомули маҳорати эҷодии Гоиб Сафарзода»** фаъолияти тарҷумонии F. Сафарзода мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дарвоҷеъ, тарҷима як мактаби эҷодии бузургест, ки дар ташаккул ва такомули эҷодиёти шоирону нависандагон таъсири бевоситаи ҳудро мегузорад. Адибон ба воситаи тарҷима метавонанд диdi бадеъ ва ҳунарии адибони пешрафтаву оламшумулро омӯхта, ба воситаи он дар эҷодиёти хеш ба гардишҳои наву тозаи ҳунарӣ дастёб гарданд. Бо назардошти ин дар фасли мазкур фаъолияти тарҷумонии шоир аз рӯйи арзишҳо ва меъёрҳои ҳунарӣ арзёбӣ мегардад. Ба ин васила нақши тарҷума дар такомули маҳорати шоирии F. Сафарзода нишон дода мешавад.

Фасли сеюми боби дуюм **«Нақди адабӣ – мактаби омӯзиш ва сайқали истеъоди Гоиб Сафарзода»** номгузорӣ шуда, дар он бевосита рӯй овардани шоир ба нақду баррасии ашъори ҳамзамонони ҳуд, ки боиси пухта гардидану такмил ёфтани эҷодиёти ў гардидааст, баррасӣ мешавад.

¹ Вахҳоб, Р. Поетикаи вазн ва ҳусусиятҳои ритмии назми муосири тоҷик / Р. Вахҳоб. – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 24.

Ғ. Сафарзода як қатор тақризҳо ба ашъори ҳамзамононаш навишта, ҳусну кубхи онҳоро барои хонанда муайян кардааст. Ӯ як қатор мақолаҳои адабиётшиносии худро вобаста ба адабиёти мусосири тоҷик ва раванди чигунагии шеъри ҷавонони солҳои 60-70-уми асри гузашта навиштаю интишор додааст. Ғ. Сафарзода инчунин дар бораи намоишномаҳои театрӣ низ тақризҳо навиштааст. Ӯ ҳамчун як тамошобин дар намоишномаҳои театрӣ ширкат намуда, ҳаракату амалҳо, тарзи суханронии ҳунармандон ва матни муаллифони намоишномаҳоро дар мақолаҳояш мавриди баррасӣ қарор дода, то чӣ андоза арзиши бадей доштану ба манфиати тамошобин будани онҳоро муайян намудааст.

Агар ба ашъори пас аз солҳои 1968-1969-и Гоиб Сафарзода назар афканем, ба сароҳат як пешрафти воқеъбинонаро дар навиштаҳояш ҳис мекунем. Яъне шеъри ӯ бо даҳолати камобеши мунаққидон ва мутолиаи фаровони худи ӯ аз осори интиқодии замон ва фарогирии густурдааш аз осори нақдӣ мушаххасан ташаккул ёфта, роҳи минбаъдаи худро пайдо намудааст. Фаъолият дар ин самт дар омӯзиш, бедории тафаккур ва сайқали истеъдоди фитрии ӯ нақши бориз доарад.

Зикри ин нуқта ҳам лозим аст, ки тарҷумаи шеърҳои Сайёди Наво, Наби Ҳазрӣ ва дигар адабони машҳури дунё барои такомили ашъори шоир ва ташаккули шаҳсияти адабии ӯ нақши ҷашнрас доранд. Дар воқе, тарҷума низ як омили муҳим барои такомули маҳорати эҷодии Гоиб Сафарзода ба шумор меравад.

Боби сеюм «**Гоиб Сафарзода ва ҷусторҳои ҳунарӣ дар шеъри тоҷикии солҳои 60-70**» ном дошта, дар он соҳтор, мавзуъ ва ҷанбаҳои ҳунарии шеъри шоир мавриди баррасӣ қарор мегиранд.

Ҳамчунин шеъри ӯ дар партави нақди адабии тоҷик нишон дода шуда, ба ин васила мақоми шоир дар шеъри солҳои мавриди назар муайян мегардад.

Дар фасли аввали боби мазкур **ҷустуҷӯҳои ҳунарии Гоиб Сафарзода дар партави шеъри тоҷикии солҳои 60-70** таҳқиқ гардидааст. Ҷустуҷӯҳои ҳунарӣ дар шеъри Ғ. Сафарзода бо орои тасвирҳои тоза ва нигариши нав ба мавзуъ дар ин фасли диссертатсия бар мабнои шеъри шоирони пешкисвати замони ӯ муфассалан таҳлил ва баррасӣ шудааст.

Ҳарчанд мавзуъ дар адабиёти садаи XX вобаста ба вазъи сиёсию иҷтимоӣ масъалаи аввалиндарача дар шеър буд, нигариш ба тарзи баён низ зина ба зина рушду такомул мейфт. Сарчашмаи навовариҳо агар, аз як тараф, ворид гардидани гӯишҳои мардумӣ дар шеър буд, аз тарафи дигар, ҳузури таркибу вожаҳои классикӣ низ шеъри навоваронаи мусоирро шодоб кардааст.

Бештари таркибу ибораҳои шеъри классикӣ, ки бо маъниҳои ирфонию фалсафӣ дар шеъри пешиниён истифода мешуданд, дар шеъри мусоир он тобишҳои худро аз даст дода, вобаста ба шароити иҷтимоии замони мусоир пӯст иваз мекарданд ва бо маъноҳои дигар рӯнамоӣ мешуданд. Истифодаи таркибу ибораҳо ва образҳои анъанавӣ бо андак тафйир дар шеъри мусосири тоҷик боқӣ мондаанд, ки М. Шукуров роҷеъ ба ин масъала дар мисоли таркиби «Оби Ҳаёт» ё

«Чашмаи Ҳаёт», ки образи құхнаи анъанавӣ буда, ин ташбех дар шеъри муосир маъни амиқе пайдо кардааст, ишораҳо дорад¹.

Дар ин бахши кор баҳс аз ин қарор аст, ки чустучӯҳои ҳунарӣ ва навоварӣ дар шеъри муосир, аз як тараф, боиси пайдо шудани таркибу ибораҳо ва образҳои наву тоза гардида бошанд, аз тарафи дигар, шоирон таркибу ибораҳоеро, ки дар шеъри классикӣ маъниҳои маҷозӣ қасб карда буданд ва мушаххасан ба ин ё он хитоба ташбех мешуданд, ба асли худ баргардондан меҳостанд.

Чустучӯҳои ҳунарӣ дар мисоли ташбехи мӯй ба обшор, ташбехи қомати ёр ба шаршара бо сифатҳои ларзону беғубор, ташбехи баландии қади ёр ба арча дар муқобили ташбехи құхнаи сарв ва ҳазорон намунаҳои дигар шеъри муосири тоҷикро рангу бӯйи тоза бахшиданд, ки бо онҳо дар ашъори Ғоиб Сафарзода ва ҳамнаслони ў ба фаровонӣ воҳӯрдан мумкин аст.

Чизи дигаре, ки чусторҳои ҳунарии шеъри моро рақам мезанад ва дар ин бахши кор ба он фуқуфи тамом шудааст, ин ба таври воқеӣ ба тасвир қашидани манзара ва сухан гуфтан аз зиндагии воқеии инсон аст, ки ба таври шоирона ва бо тасвирҳои баланду ҷаззоб инъикос ёфтааст.

Чустучӯҳои ҳунарӣ дар шеъри Ғ. Сафарзода ва дигар ҳамнаслони ў бо орои тасвирҳои тоза ва нигариши нав ба мавзӯъ дар ин фасли рисола таҳлил ва баррасӣ гардидааст. Таъкид мегардад, ки шеъри Ғ. Сафарзода аз лиҳози дарунмоя ва ҳунари оғариниш дорои ҳосиятҳоест, ки дар шеъри солҳои 60-70, дар ашъори шоирони пешкисвати он замон татбиқ мешуданд.

Дар маҷмуъ мазмуну мундариҷаи шеъри ғаноманди Ғ. Сафарзода дар қатори ашъори шоирони солҳои 60-70 ба майдони адабиёт омада, чун армуғони тоза ба адабиёти муосири тоҷик ворид шуда, мақоми ўро дар адабиёти солҳои мавриди назар ҳифз менамояд. Мавзуъҳои мавриди назар дар шеъри ў бо нигаришҳои хос ва диду ҳунари шоирона матраҳ шудаанд.

«Эҷодиёти Ғоиб Сафарзода дар манзари нақди адабии тоҷик» фасли дуюми ин боб аст, ки дар он масъалаи нақду баррасии ашъори шоир аз ҷониби мунаққидон ва адибон сурат мегирад.

Шеърҳои давраи аввали Ғоиб Сафарзода, албатта, аз айб орӣ набуданд, аз ин рӯ ҷанд шеъре, ки дар миёни солҳои 1963-1964 дар маҷаллаи «Шарқи сурҳ» чоп шудаанд, саривақт аз ҷониби донишмандони варзида, аз ҷумла М. Шукurov мавриди интиқоди ҷиддӣ қарор гирифтаанд.

Мавсуф соли 1965 шеъри «Шуд вақти сафар»-и шоирро, ки соли 1963 дар шумораи якуми маҷаллаи «Шарқи сурҳ» чоп гардидааст, ёдовар шуда, навиштааст:

«Ғоиб Сафарзода дар шеъри «Шуд вақти сафар» (журнали «Шарқи сурҳ», 1963, №1) ҷавонеро тасвир кардааст, ки нав мактабро ба охир расонида, акнун ба роҳи ҳаёт ба сафар баромада истодааст. Қаҳрамони Ғоиб Сафарзода азми қатъие дорад, ки тамоми ҳастии худро ба хизмати ҳалқ супорад»².

Аз ин қабил шеърҳои шоирони ҷавонро мунаққид баённомаи эҷодии онҳо дониста, дуруст иброз медорад, ки шоирони ҷавон бо эҷоди ҷунин шеърҳо «...дар

¹ Шукурев, М. Сухан аз лирика ва мазмуни ҳаётини он / М. Шукурев // Масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик: маҷмуа. – Душанбе: Ирфон, 1970. – С.183-224.

² Шукурев, М. Сухан аз лирика ва мазмуни ҳаётини он / М. Шукурев // Садои Шарқ. 1965. – №2. – С. 78-105.

назди худ ва қаҳрамони худ вазифаҳои чамъиятӣ мегузоранд. Ин гуна шеърҳо хеле ҷолиби дикқатанд ва барои муайян кардани доираи шавқу ҳавас ва ҷаҳонбинии ин ҷавонон аҳаммияти калонеро моликанд»¹.

Ҳамин тариқ, мунаққид дар давоми мақола шеъри дигари Ғойб Сафарзодаро, ки дар шумораи ҳафтуми «Шарқи сурх» соли 1963 бо номи «Ҳукми дили ошиқ» интишор гардидааст, мавриди интиқоди ҷиддӣ қарор медиҳад. Ӯ бо дилсӯзӣ ба шоирони ҷавону ояндадор, ки ғоҳе дағалона қонуниятиҳои шеърро вайрон кардаанд, менависад:

«Бисёр шоирони имрӯза, ки ба ҳикматгӯй майлу рағбате доранд ва ин майли онҳоро бечуну ҷаро табрик кардан лозим аст, мутаассифона, аксаран ҳамин ҳаёти асосию образии шеърро фаромӯш мекунанд. Дар натиҷа шеър аз ҳусусиятҳои умумӣ иборат шуда, ҷун гапҳои муқаррарӣ ба гӯш мерасад ва ба ҳонанда таъсири матлубро иҷро карда наметавонад.

Шеъри шоири навқалам Ғ. Сафарзода «Ҳукми дили ошиқ» («Шарқи сурх», 1963, №7) ҳамин гуна аст. Ҷунончи ду байти он:

Шарафнокӣ, бавичдонӣ, вафову меҳр парвардан
Чароғи некномиро ба дилҳо зинда медорад.
Ҳамеша рост гуфтан, рост рафтан, зистан бедоф
Бақои умрро дар зиндагӣ поянда медорад.

Натанҳо дар ин байтҳо образе нест, балки дар дигар байтҳои ин шеър ҳам образи барҷастас дида намешавад, фикри шоир аз ҳаёт ҷудост, бо зиндагӣ алоқас надорад, бинобар ин ҷун фикри оқилона не, балки ҷун фалсафафурӯшии ҳушк ба назар мерасад»².

Муаллиф ҳатто дар поварақ қалимаи «шарафнокӣ»-и дар сатри аввали шеъри мазкур омадаро нишон дода, онро қалимаи соҳта ва ҳунуки ба ҷои «шарафмандӣ» омада гуфта, ислоҳ намудааст. Албатта, ҷунин интиқод барои шоире мисли Ғ. Сафарзода бетаъсир намемонд ва пайдост, ки ӯ аз пайи ислоҳи навиштаҳои худ ва бештар тавфиқ ёфтанаш дар ин роҳ қӯшишу талош менамуд.

Далели ин гуфта баъдан дар китоби нахустини шоир «Корвони орзу» зоҳир мегардад. Шеърҳое, ки дар мақолаи М. Шукуров мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, баъдан бо таҳриру такмили нав дар китоби мазкур интишор мегарданд. Масалан, шоир шеъри «Ҳукми дили ошиқ»-ро дубора кор карда, онро бо таҳрири ҷиддитаре дар аввалин маҷмуаи худ ҷо додааст.

Банди аввали шеъри мазкур дар маҷаллаи «Шарқи сурх» (1963, №7) ҷунин омадааст:

Чароғи ишқро, к-аз сӯзи ду дил шуълаафшон шуд,
Чаро сардона бо ин ҳудсарӣ ҳомӯш месозӣ?
Чу соҳире ба ҳар созе дилам бар даст бигрифта,
Ба ҷону дил қаломи дигареро гӯш месозӣ.³

¹ Шукуров, М. Сухан аз лирика ва мазмуни ҳаётии он / М. Шукуров // Садои Шарқ. 1965. – №2. – С. 78-105.

² Шукуров, М. Сухан аз лирика ва мазмуни ҳаётии он / М. Шукуров // Садои Шарқ. 1965. – №2. – С. 78-105.

³ Ғойб, С. Шеърҳо / С. Ғойб // Шарқи сурх. – 1963. – №7. – С. 56-57.

Ин банд дар китоби мавриди назар такмил ёфта, пухтатар гардидааст:

Чароги ишқро, ки рӯи роҳат шуълаафшон шуд,
 Чаро бозаш ту бо ин худсарӣ хомӯш хоҳӣ кард?
 Диламро карда афсун бо ҳазор оҳанг чун соҳир,
 Ба ҷону дил қаломи дигареро гӯш хоҳӣ кард?¹

Дигар бандҳои ин шеър низ дар коргоҳи эҷодии шоир ба пуррагӣ таҳриру такмил ёфтаанд. Аз варианти дуюми онҳо маълум мегардад, ки шоир камбузиҳои пешинаро хуб дарк намуда, кӯшидааст мантиқу таносуб, вазну қофия ва маънию мазмуни онро дуруст намояд.

Ғ. Сафарзода бо вучуди он ҳама барҳӯрдҳое, ки каму беш нақди адабӣ бо шеъраш доштааст, маъюсу дилшикаста нагардида, талош менамудааст худро ислоҳ созад. Аз ин ҷост, ки баъди як муддати тӯлонӣ М. Шукуров мақолаи худро таҷиди назар карда, дар он аз пешрафти ҳунарӣ ва такомули диdi бадеии шоир ёдовар мешавад. Мақола дубора бо шакли такмилёфта дар «Маҷмуи масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик» (соли 1970) интишор ёфтааст².

Дар шакли такмилёфтаи мақолаи мазкур андешаҳои ин адабиётшинос, албатта, барои сайқали истеъодди шоир ва ҷанбаи ҳунарии шеъри ўз манфиат ҳолӣ набуд. М. Шукуров дар мақолаи такмилдодаи «Суҳан аз лирика ва мазмуни ҳаётии он» иловатан навиштааст:

«... аз дубайтиҳои зерин дар ин роҳ ҳеле пешрафт кардани шоир намоён аст:

Як пораи қуҳ сарнагун рафт,
 Гардид ҷудо зи қуҳ, чун рафт?
 Чун дид шуқӯҳи қуҳ гум кард,
 Фарёд зи синааш бурун рафт.

Инҳо ва дигар шеърҳои охирини Ғоиб Сафарзода шаҳодат медиҳанд, ки истеъодди ўз ҳеле хуб тарбия ёфта истодааст»³.

Воқеан, нақди адабӣ шеърҳои солҳои 1960-1963 навиштаи ўро аз диdi ҳунарӣ, норавонӣ, таносуби сухан ва нодурустии банду бости асар ба гунае маҳкум мекард. Далели ин гуфта дар навиштаи адабиётшинос ва мунаққид С. Табаров «Дар зиндагӣ аз ҳеш гузорам асаре ман» возехтар намоён мегардад:

«Баъзе нотамомии фикр, қанда шудани рабти байни байтҳо, сустии санъату воситаҳои тасвири бадеӣ дар «Шайдои ту кист?» (соли 1963) барин шеърҳои шоир ҳоло чӣ аз ҷавонӣ ва нотамомияти бадеию услубӣ ва чӣ аз ҷустуҷӯҳои ўз гувоҳӣ медоданд»⁴.

¹ Сафарзода, Ғ. Мероси ҷавонӣ / Ғ. Сафарзода. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 336 с. Сах. 99.

² Шукуров, М. Суҳан аз лирика ва мазмуни ҳаётии он / М. Шукуров // Масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик: маҷмуа. – Душанбе: Ирфон, 1970. – С. 183-224.

³ Шукуров, М. Суҳан аз лирика ва мазмуни ҳаётии он / М. Шукуров // Масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик: маҷмуа. – Душанбе: Ирфон, 1970. – С.183-224.

⁴ Табаров, С. Ҳаёт, адабиёт, реализм. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди чорум / С. Табаров. – Душанбе: Ирфон, 1984. – С. 398.

Ба ҳар ҳол, дар оғози роҳ чилои ҷавҳари истеъдоди F. Сафарзода умеди соҳибназаронро ба ояндаи дурахшони ў меафзуд. Ш. Сайдҷаъфаров тақризи худро ба китоби «Корвони орзу»-и шоир ба ҳамин маъни ҷамъбаст карда, гуфтааст: «Ғоиб Сафарзода ҳоло дар айни камолот ва туғёни эҷодист. Вай ҳаракат дорад, ки ҳар як шеър аз шеъри дигараши, ҳатто ҳар як байт аз дигараши пурмазмун бошад»¹.

Дар ҳар сурат F. Сафарзода бо роҳи мутолиаи васеъ ва таваҷҷуҳи камобеши донишмандон ва адібоне чун А. Насриддинов, Б. Раҳимзода, М. Шукуров, С. Табаров дар атрофи шеъраш истеъдоди худро сайқал дод. Воқеан, «...агар чунин ҳамсадоии истеъдодшиносона пайгирана давом мекард, шеърҳои F. Сафарзода баъдан баҳои сазовори худро аз ҷониби адабиётшиносон мегирифт»².

Дар замони ҳаёт будани F. Сафарзода нақди адабӣ ба таври лозим ба ашъори ў таваҷҷуҳи накарда, замоне ба шеъри ў рӯ меорад, ки мавсуф тарки ин ҷаҳон карда буд ва ҳеч касе дар арзишдовариҳои шеъри ў интиқоди воқеӣ ва ҷиддиро лоик намедид.

«Мақоми Ғоиб Сафарзода дар шеъри тоҷикии солҳои 60-70» фасли сеюми боби охири кор аст, ки дар он як навъ фаъолияти адабио ҳунарии Ғоиб Сафарзода дар асоси пажӯҳиши мавҷуда натиҷигирӣ мешавад ва мақоми ў ҳамчун шоир дар шеъри солҳои мавриди назар таъйид мегардад. Ашъори дар анвои гуногуни шеъри суннатӣ сурудаи шоир ва ҳамчунин ручуи ў ба арузи озод ва ҷаҳорпора мавриди таҳлилу таҳқиқи муфассал қарор гирифтааст.

Таҳқиқи ҳамаҷонибаи шеър дар ин фасли рисола, ҷиҳати дида баромадани анвои шеъри Ғоиб Сафарзода ва мушахҳас намудани мавқеи ў дар шеъри солҳои 60-70 аз аҳамият ҳолӣ нест. Дар идомаи ин баҳс ҷиҳати муайян кардани рушду такомули жанрҳои адабӣ дар ашъори Ғоиб Сафарзода ручуъ гардида, омилҳои кам ва ё зиёд истеъмол шудани жанрҳои шеърӣ дар ашъори ин шоир нишон дода шудаанд. Ҳамчунин масъалаи навоварӣ дар суннат, дар қиёс бо раванди шеъри замони шоир матраҳ шуда, навовариҳои ў дар мисоли ашъори дар анвои суннатӣ сурудааш баррасӣ мегардад.

Қисми зиёди осори Ғоиб Сафарзодаро ашъори суннатӣ ташкил медиҳад. Ғазал, ки дар солҳои зиндагии шоир бо сабабҳои гуногун камтар мавриди таваҷҷуҳи эҷодкорон қарор гирифта буд, дар осори ў ҷандон рушду нуму наёфт. Ин ҳол дар осори аксари шоирони он давра низ дида мешавад.

Таваҷҷуҳи Ғоиб Сафарзода ба жанри рубой нисбат ба ҳамнаслони худ хеле зиёд буд. Ба истиснои ҷандони нафар, кам шоироне дар солҳои 60-70 тавонистаанд ба андозаи Ҳабибулло Файзулло ва Ғоиб Сафарзода ба сурудани рубой рӯ биёранд.

Рубоиҳои Ғоиб Сафарзода бо муассирию тобнокӣ ва таҷаллии фикрҳои тоза, ороиши баланди ҳунарӣ ва диdi бадей рӯи кор омадаанд. Маълум мегардад, ки шоир дар сурудани рубой таҷрибаи кофӣ доштааст.

Ғоиб Сафарзода тавонистааст мувоғиқ ба табъу завқ ва ҳунару тавони худ аз жанрҳои маъмули суннатӣ кор бигирад. Гарчанде ғазал ва қитъа дар ашъори ў мавқеи густарда надоранд, вале маснавӣ, рубой ва дубайтӣ барин жанрҳои адабии

¹ Сайдҷаъфаров, Ш. Корвони орзу / Ш. Сайдҷаъфаров // Маориф ва маданият. – 1969. – №135. – 15 ноябр.

² Сафарзода, З. Ҷавонии ҷовидон / З. Сафарзода. – Душанбе: Шарқи озод, 2010. – С. 72.

суннатӣ бо чилои даруний ва соҳтори нави худ тавонистаанд ҳолигии ашъори шоирро пур намуда, ҳунари шоирии ӯро таҷассум намоянд.

Мавқеъи шеъри нав дар ашъори Ғоиб Сафарзода ҳам аз масъалаҳои муҳими ин бахш аст, ки то қадом андоза мақом доштани шеъри нав дар осори ӯро таъйид мекунад.

Навъи шеърии «чаҳорпора» дар осори бисёре аз шоирони давраи нави адабиёт ба мушохида мерасад. Аз ҷумла дар осори Ғоиб Сафарзода низ бо ин навъи шеър фаровон воҳӯрдан мумкин аст.

Замони зиндагии Ғоиб Сафарзода замони рушду такомули ин навъи шеърӣ ва арузи озод буд, ки албатта барои шоир бетаъсир намондааст. Ҷаҳорпораҳое, ки Ғоиб Сафазода сурудааст, фарогири мавзуъҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоию фарҳангӣ ва адабӣ буда, бештари онҳо ба мавзуъҳои ишқу зебоӣ ва ҷавонӣ бахшида шудаанд. Ҳарчанд ҷаҳорпора чун ниёзи аввалия барои инъикоси ҳаёти иҷтимоӣ рӯи кор омад, аммо дар осори аксари шоирон ба мавзуи ишқӣ гароиш пайдо кард. Дар ҷаҳорпораҳои Ғоиб Сафарзода дар баробари дигар мавзухо, аз қабили сиёсӣ ва иҷтимоӣ ишқӣ низ ҷой гирифт.

Шеъри нимоӣ солҳои шастуми қарни бист дар адабиёти муосири тоҷик нуғуз пайдо кард. Тозакориҳои адабӣ дар шеъри нимоӣ фақат дар вазну қофия ва аруз набуда, балки рӯҳияи талаботи табиии шеър дар мисоли корбурди вожа ва таркибҳои наву замонӣ муқаддамтар дониста мешуд. Ҳамчунин тарзи ифода ва дигаргунҳои куллӣ дар дарунмояи шеър аз афзалиятҳои шеъри нимоӣ дониста мешавад.

Дар осори Ғоиб Сафарзода бо шеъри озод ё шеъри нимоӣ камтар рӯ ба рӯ мегардем ва бархе аз байту бандҳои ин осор, ки дар қолаби арузи нав пешкаш шудаанд, шеъри нимоӣ ва ё шеъри озод нестанд. Аксар шеърҳои ӯ, ки дар қолаби шеъри озод даромадаанд, ҷаҳорпора ва дигар анвои шеърие ҳастанд, ки ба гунаи шикастани мисраъҳо ва чида шуданашон ба таври пилаконӣ қолаби шеъри озодро гирифтаанд. Мутаасифона, бисёре аз шоирони ин давра нозукиҳои шеъри нимоиро хуб пайхас накарда буданд, ки мисраъи анвои мухталифи шеърро бо тарзи шикастан ба қолаби шеъри нимоӣ медароварданд. Ниходи шеъри нимоиро дар он замон камтар касе дарк карда тавонистааст. Шоир, агарчи дар таҷрибаи шеъри нимоӣ ё арузи озод вуқуфи комил надоштааст, вале тозакориҳои ӯ дар навъи «ҷаҳорпора» ҳам аз лиҳози дарунмоя ва ҳам аз лиҳози соҳтмони ин навъи шеър бештар зоҳир мегардад.

Ҳамчунин дар идомаи ин фасл ҳусусиятҳои ғоявии ашъори Ғоиб Сафарзода, мавзузъ ва моҳияти ашъори ӯ баррасӣ гардида, дар он вижагиҳои ашъори шоир бо қиёс ба раванди шеъри солҳои 60-70 баррасӣ мегардад. Ашъори ӯ бетардид аз ин паҳлуи масъала метавонад ҳолигииеро дар шеъри солҳои 60-70 пур намояд. Эътирофи ӯ аз тарафи адибону донишмандон, ки дар навиштаҳои худ ба масъалаи шеър ва шахсияти ӯ пардохтаанд, метавонад таъйидкунандай мақоми шоир дар шеъри солҳои 60-70 бошад. Дар ин ҳусус навиштаҳои М. Шукуров, М. Қаноъат, А. Самад, З. Сиярӣ, Ҳ. Ҳайдаршоҳ, Ҷ. Темурзода, С. Раҷаб, А. Ашурев, М. Шамсиддинов, Ҳ. Сафарзода, Ш. Ёдгорӣ, Р. Аҳмадов, С. Даврон, З. Абдулло, А. Сайдуллоев, Н. Раҷаб ва ғайра, ки дар ин рисола ба онҳо таваҷҷуҳ шудааст, худ нишони волоияти шеър ва шахсияти шоир дар назми солҳои мавриди назар аст.

Ғоиб Сафарзода тавонистааст бо ручуъи худ ба жанрҳои мавриди баррасӣ ва мавзуи шеъри замони худ мақоми шоирииашро дар адабиёти солҳои 60-70 ҳифз намояд.

ХУЛОСА

Раванди таҳаввули шеър ва ҷусторҳои ҳунарӣ дар он яке аз замина ва омилҳои асосии ташакқули адабиёти миллӣ ва тафаккури истиқлолҳоҳӣ адабӣ барои адабиёти даврони истиқлоли мо гардидааст. Аз таҳқиқу пажӯҳиши донишмаандону муҳаққиқон маълум мешавад, ки адабиёти даврони Шуравӣ, маҳсусан адабиёти охирҳои соли 70-уми садаи XX ва баъд аз он воситай беҳтарини бедорӣ ва шакл гирифтани ҳештанишиносиву худогоҳии миллӣ гардидааст.

Албатта, дар ин раванд хидмати як қатор шоиرون аз қабили Ғаффор Мирзо, Мумин Қаноат, Қутбӣ Киром, Лоик Шералий, Ҳабибулло Файзулло, Ғоиб Сафарзода, Гулруҳсор, Бозор Собир ва ғайра ки дар солҳои 60-70 ба арсаи эҷод омаданд, бисёр бузург ва сутудани аст.

Дар рисола мақоми яке аз ин шоирон-Ғоиб Сафарзодаро, ки дар истиқлолҳоҳӣ ва таҳаввули анвои шеър ва ҳамчунон ҷусторҳои ҳунарӣ дар радифи ҳамнаслони худ нақш гузоштааст, мавриди омӯзиш қарор дода, ба чунин натиҷа расидем.

1. Таҳқиқи ҳамаҷонибаи шеър дар солҳои 60-70-уми асри XX нишон медиҳад, ки навоварӣ дар шеъри тоҷик, ҳосатан дар шеъри солҳои мавриди назар, танҳо бар асоси чаҳорпора, арузи озод набуда, балки дар шеъри суннатӣ аз лиҳози ҷусторҳои ҳунарӣ, нав шудани мавзуъ, забону баён, таркибу ибораорӣ ва ҳаллоқият дар соҳторҳои шеър низ тасаллут дошт. Аз ин рӯ вақте дар мавриди навоварӣ дар шеъри солҳои 60-70 сухан меравад, навовариро метавон дар манзари анвои муҳталифи шеър ҷустуҷӯ кард [2-М; 4-М; 7-М].

2. Бо вучуди ҷони тоза гирифтани шеъри нав ё арузи озод, ки солҳои 60-70 дар атрофи он баҳс сурат гирифта буд, анвои суннатӣ дар осори шоирон бо руҳи навоварона ва ҷустуҷӯҳои ҳунарӣ густариши пурвусъат дошт ва то кунун ин раванд идома дорад [1-М; 4-М].

3. Арузи нав дар шеъри муосири тоҷик бо «Марши ҳуррият»-и устод С. Айнӣ оғоз ёфт, вале моҳияти он ба дурустӣ омӯхта нашуд. Пас аз устод Айнӣ агарчанде шоирон А. Лоҳутӣ, С. Пайрав, Ҳ. Юсуфӣ ва дигарон барои нав кардани шеър талош варзишанд, дар соҳтори аruz тағиирот ворид накарданд. Шеъри онҳо, ҳосатан шеъри С. Пайрав, ба маънни навоварӣ дар аruz дар шакли пиллаконӣ ҷидани мисраҳои анвои суннатӣ ва гоҳе омезиши аruz бо шеъри ҳичой сурат гирифт. Дар ин миён А. Лоҳутӣ то андозае муваффақ шуд, ки дар тарҷумаҳои худ арузи навро таҷриба кунад. Тозакории ин шоирон дар вазни шеър бештар дар асоси корбасти вазнҳои ҳичой ва ҷобаҷогузории задаҳои мантиқӣ дар шеър сурат гирифтааст [1-М; 2-М; 7-М].

4. Бо вучуди навовариҳои соҳторӣ ва ҳунарие, ки бар мабнои шеъри суннатӣ сурат гирифтаанд, масъалаи навоварӣ дар вазни шеър баъди «Марши ҳуррият»-и устод С. Айнӣ таҷрибаи муваффақона надошт ва дар солҳои 60-70 дубора бо қӯшишҳои М. Қаноат бар асоси шеъри нимоӣ рӯйи кор омад [1-М; 7-М].

5. Шеъри нави солҳои 60-70, ки бо номи арузи озод шинохта мешавад, ғайр аз заминаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва робитаҳои адабӣ бо шеъри русу Аврупо, дар соҳтору мавзуъ ва ҳунари оғариниш ба шеъри нави Эрону Афғонистон низ баstagии амиқ дорад. Бо назардошти ин, гуфтан мумкин аст, ки арузи нав дар солҳои 60-ум сарчашмаи аслии худро аз шеъри нави Эрон, хосатан шеъри нимоӣ гирифтааст [4-М; 7-М].

6. Арузи нав ё шеъри нимоӣ байд аз М. Қаноат ҳам, ки дар ашъори ўтачирибаҳои муваффақона дошт, барои бархе аз шоирон комилан ноошно буд. Дар тасаввuri ин даст шоирон, ки аксарашон ҳамнасли М. Қаноат ва ҳатто ҷавонтар аз ў буданд, ба таври пиллаконӣ чидани анвои шеъри суннатӣ арузи нав дониста мешуд [4-М; 7-М].

7. Дар адабиёти муосир анвои адабии маъмуле чун мустазод, қасида, қитъа, мусаммат, таркибанду тарҷеъанд ва дигар навъҳои адабӣ аз ягон ҷиҳат дар шеъри муосир тағирири соҳторӣ ва мавзуъ карданд. Агар то андозае мусаммати мураббаъ дар ривоҷи чаҳорпораи муосир аз назари соҳтори қофиябандӣ кумак карда бошад, мустазод барин жанри адабӣ бо тағирири соҳтории худ дар шакл гирифтани арузи нав то ҷое саҳм гузошт. Гоҳе арузи нав шакли қофиябандии маснавиро соҳиб гардид, ки ба шарофати содагии ин жанри адабӣ дар тарзи қофиябандии он буд. Дар ҳар сурат ин гуна талошҳо ва қолабшиканиҳо дар шеър, ки шоирон қасди нав кардани онро доштанд, боис ба он шуд, ки бисёре аз анвои суннатӣ тағирири шакл кунанд ва бо соҳторҳои мутафовит аз шеъри пешиниён рӯнамо шаванд [1-М; 2-М; 4-М; 8-М].

8. Ғазал дар оғози адабиёти муосир вобаста ба вазъи иҷтимоӣҳолу ҳавои суннатии худро аз даст дода, бештар ҳусияти публистиширо соҳиб гардидааст. Дар солҳои 60-70 бо таъсири шеъри нав бо забону баёни тоза ва тасвирҳои наву ибораҳои бикр дубора ба ғазали суннатӣ қаробат пайдо намудааст. Бо вучуди баҳсҳои пайиҳам дар атрофи ғазал ва инкори он, ин жанри суннатӣ рӯ ба ривоҷ дошта, аз диди ҷусторҳои ҳунарӣ муҳтавои худро қавӣ кардааст [4-М; 7-М; 8-М].

9. F. Сафарзода дар навъҳои гуногуни шеъри суннатӣ қувва озмудааст. Ғайр аз шеъри дар навъи ғазал, қитъа, маснавӣ, рубой, дубайтӣ иншокардааш боз шеърҳои дорад, ки дар шакли мустазод, таркибанд, мусаллас, мухаммас ва мусаммат суруда шудаанд. Вале намунаи чунин шеър дар осори ў ниҳоят кам аст. Дар ҳар яке аз навъи номбаршуда яктою дуто то сетогӣ намунаҳои шеъри шоирро пайдо кардан мумкин аст. Гарчанде ғазал ва қитъа дар шеъри ў мавқеи густурда надоранд, маснавӣ, рубой ва дубайтӣ барин жанрҳои адабии суннатӣ бо ҷилои дарунӣ ва соҳтори нави худ тавонистаанд ҳолигии шеъри шоирро пур намуда, ҳунари шоирии ўро таҷассум намоянд. Тозакорӣ ва нигариш ба мавзуъ бо нигоҳи нав дар намунаи шеъри дар жанрҳои суннатӣ гуфтаи ў, баҳусус рубой ва дубайтӣ, равшантар мушоҳида мешавад [1-М; 2-М; 4-М; 7-М].

10. F. Сафарзода мақолаҳои адабиётшиносию нақди адабӣ, очерку мақолаҳои публистиӣ низ менавиш ва ин пеша барои такмили шеъраш бетаъсир набуд. Гузашта аз ин, ў борҳо шеъри яқсолаи дар рӯзномаҳо чопгардидаро бо ҳавсала барои ҷамъбости солона баррасӣ намуда, инчунин ба китобҳои тозанашри адибон тақризҳо интишор додааст, ки ҳар яке дар пешрафти ў аз манфиат ҳолӣ нестанд. Аз ин хотир, рӯ овардан ба нақди адабӣ ва баррасии

шеъри ҳамзамононаш низ як самти фаъолияти ў дониста мешавад [1-М; 2-М; 5-М].

11. Ташаккули шахсияти адабии шоир пеш аз ҳама бо пайвастан ба маҳфилҳо ва доираҳои бузурги адабӣ ва чопи осор дар рӯзномаю маҷаллаҳои бонуфуз сурат гирифтааст. Суханронӣ дар маҳфилу минбарҳо, шиносой бо адибони баркамол ва фарогирии мактаби адабии онҳо низ дар ташаккули шахсияти адабии шоир нақши босазо дорад. Инроҳу усулҳо ва мактабҳои бузурги адабӣ ба шоир одамият, рисолати адабӣ доштан, мардумӣ будан ва барои мардум гуфтсанро омӯхтаанд [3-М; 5-М].

12. Ворид гардидани навъи шеъри чаҳорпора ба адабиёти мо аз роҳи тарҷума падидан тозае дар ташаккули ин навъи шеърӣ гардида, ин падидан солҳои баъд ҳамчун як жанр гардишҳои зиёдеро ба шеъри муосири тоҷик ворид намуд. Ғайри ин, пешравиҳои зиёде дар адабиётамон ба шарофати тарҷума сурат гирифтаанд. Тарҷумонӣ дар ҳаёти адибони солҳои 60-70, бавижана F. Сафарзода, як қасби пурифтиҳор маҳсуб мешуд. Биноан тарҷумай бадеӣ як самти фаъолияти ўро ташкил мекунад. Ин раванд дар татбиқи дӯстии F. Сафарзода ҳамчун як адиби тарҷумон бо адибони дигар қавму миллатҳо хидмат кардааст. Тарҷумай шеърҳои Сайёди Наво, Набӣ Ҳазрӣ ва дигар адибони маъруф барои такмилу таҳаввули шеъри шоир ва ташаккули шахсияти адабии ў нақши ҷашнрас дорад. Тарҷумонӣ F. Сафарзода як гӯшай торики адабиёти тарҷумавии моро, каме ҳам бошад, дар қатори дигар осори тарҷумашуда равшан мегардонанд ва барои хонандай тоҷик аз манфиат ҳолӣ нестанд [1-М; 2-М; 4-М].

13. F. Сафарзода дар шеърҳои «Нидои модар», «Ҷаҳони хешро дарёб», «Рӯзҳо» кӯшишҳои муваффақона барои шеър гуфтсан дар арузи озод кардааст. Аммо ин ҳама марҳилаҳои гузаришие буданд барои расидани шоир ба дунёи шеъри нав. Агар умр ба F. Сафарзодаи ҷавон вафо мекард, ў метавонист чун дигар ҳаммаслаконаш осори худро аз ин даст шеър низ шодоб намояд. Дар ин фосилаи кӯтоҳ шоир дар таҷрибаи шеъри нимоӣ ё арузи озод ҷандон тавғиқ наёфтааст. Вале тозакориҳои ў дар навъи чаҳорпора ҳам аз лиҳози дарунмоя ва ҳам аз лиҳози соҳтмони ин навъи шеър бештар зоҳир мегардад. Тарзи шикасти мисраъ ва ба ҳолати зоҳирӣ шеъри навъи арузи озод овардани маснавӣ, ғазал, қитъа, рубойӣ, дубайтӣ ва ғайра ба ҳеч ваҷҳ далели тавғиқ ёфтани дар гуфтани шеъри нав нест, ки шеъри аксари шоирони солҳои 60-70 ҳамин гуна сурат мегирифт. Ин гуна шеърҳо дар осори F. Сафарзода хеле зиёданд ва ағлаби онҳо бо шумули ҷанд намунаи қитъау маснавӣ табиати шеъри чаҳорпора гирифтаанд, ки бо шикасти мисраъ ва ба шакли пиллаконӣ чида шудан ба зоҳир шеъри арузи озод пиндошта шудаанд. Шоир дар сурудани шеъри нав бештар дар навъи чаҳорпора тавғиқ ёфтааст [1-М; 2-М; 4-М; 7-М; 8-М].

14. F. Сафарзода ба мавзуъҳои меҳварии шеъри солҳои 60-70 баробари дигар ҳамзамонони худ таваҷҷуҳ кардааст. Васфи зан-модар, Ватан, кӯдакӣ, дӯстӣ ва ишқу зебоӣ бо назокату бадеяти баланд ва тавъам бо гароишҳои воқеии рӯзгор, нигариш ба ояндаи неки инсонҳо, таҷассуми баланди ормонҳои миллӣ, ватанҳоҳӣ, ишқу алоқа бо ҳама арзишҳои зиндагӣ зебою шоирона ва бо хунари баланди нигорандагӣ дар шеъри F. Сафарзода чун дар шеъри дигар ҳамзамонони ў инъикос ёфтааст. Шеъри ў аз ҷиҳати фарогирии мавзуъ ва моҳият ғанӣ буда,

метавонад дар радифи шеъри ҳамнаслонаш мавриди омӯзиш қарор бигирад [1-M; 2-M; 4-M; 8-M].

15. Ҷустучӯҳои ҳунарӣ дар шеъри F. Сафарзода бо орои тасвирҳои тоза ва нигариши нав ба мавзӯъ чилванамоӣ мекунанд. Шеъри F. Сафарзода аз лиҳози дарунмоя ва ҳунари оғариниш дорои хусусиятҳои хосе мебошад, ки шеъри солҳои 60-70 дар худ дошт ва мавзуи матраҳ ҳам аз нигоҳи тасвир ва ҳам аз нигоҳи фарогирии мавзӯъ дар меҳвари шеъри ин шоир ба гунае пухта арзёбӣ мешавад. Маълум мегардад, ки шеъри шоир обуранги дохилии худро аз сарчашмаҳое чун осори мардумӣ, шеъри ҷаҳон, шеъри гузаштагон ва мусоирон дар худ гирифта, бо диди нисбатан нав ва нигаришҳои тоза ва шоирона чило медиҳад [1-M; 2-M; 3-M; 7-M].

16. F. Сафарзода тавонистааст дар зарфи 13 соли фаъолияти эҷодиаш роҳи худро дар ҷодаи шоирий ва рӯзноманигорӣ пайдо кунад ва дар ҳарду самт баробар фаъолият намояд. Тарҷума ва нақди адабӣ агарҷанде як қисмати осори ками ӯро ташкил медиҳанд, дар ташаккули шаҳсияти адабии ӯ нақши хеле бузург бозидаанд. Дар ҳамин муддати ками фаъолияти эҷодӣ ҳам ӯ тавонистааст дар як марҳилаи муайян мақоми худро дар шеъри солҳои 60-70 пайдо бикунад [1-M; 2-M; 3-M; 5-M; 9-M].

17. F. Сафарзода дар шеъри мусоиро тоҷик бо ашъори худ мақоми арзандаеро қасб карда, дар таҳаввули ҳунарӣ ва мавзуъҳои шеър баробари ҳамнаслонаш саҳм дорад. Аз ин рӯ, мақоми ӯ дар шеъру адаби солҳои 60-70 арзанда таъйин мегардад [1-M; 2-M; 3-M; 8-M; 9-M].

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ

Аз баррасӣ ва пажӯҳишу таҳқиқи мавзуи фавқ маълум мешавад, ки оид ба забону баён, таркибу ибораорӣ, тасвирҳои шоирона, мавзуюфаринӣ, ҳаллоқияти шоирона ва раванди навоварӣ дар анвои суннатӣ, таҳаввули соҳторӣ, қолабшиканӣ ва ниҳоят, ба вучуд омадани чаҳорпора ва арузи нав дар шеъри садаи XX, минчумла шеъри солҳои 60-70, то кунун дар шаклҳои гуногун пажӯҳишҳои илмӣ ёфта бошанд ҳам, аммо то ҳол таҳқиқи муфассалу мукаммал марбут ба ҷанбаҳои ҳунарии шеър ба вучуд наомадааст.

Масъалаи ҷусторҳои ҳунарӣ дар шеъри садаи XX, хосатан шеъри солҳои 60-70 домандор ва серпаҳлу буда, метавон бо назардошти ҷанбаҳои ҳунарии шеър перомуни муҳтассоти анвои адабӣ ва рӯзгору эҷодиёти намояндагони давраи мавриди назар ҷандин таҳқиқи монографӣ анҷом дод. Дар диссертатсия таваққуи бештар ба ҷанбаҳои ҳунарии шеъри F. Сафарзода буда, дар мабнои он таҳаввули соҳтории анвои адабӣ низ мавриди таҳқиқу пажӯҳиш қарор гирифтааст. Дар баробари ин, бо натиҷагирий аз таҳқиқи мавзуъ барои истифодаи амалии он чунин тавсияҳои пешниҳод карда мешаванд:

1. Диссертатсия ба унвонҷӯёни дараҷаҳои илмӣ ва муҳаққиқон дар омӯзиш ва таҳқиқи вижагиҳои назми солҳои 60-70, баррасии ҷанбаҳои ҳунарии шеър ва муайян кардани таҳаввули шеър аз назари ҳунарӣ ва шоиронагӣ мусоидат карда метавонад.

2. Дар диссертатсия ба таври алоҳида мавриди омӯзиши амиқ қарор додани

баъзе аз анвои суннатӣ ба мисли ғазал, маснавӣ, мустазод, ки бо таҳаввули соҳторӣ ва ҳунарии худ барои шеъри нав замина фароҳам овардаанд, муҳим шуморида мешавад.

3. Бо назардошти нақди замони шуравӣ, ки бештар нақди мавзӯй дар шеъри солҳои 60-70 будааст, зарурати таҳқики алоҳидай шеъри шоирони ин давра аз назари ҳунарӣ, хосатан забону баён, таркибу ибораорӣ, шеърият ва шоиронагии мавзӯъҳои иҷтимоӣ, навназарӣ ва навнигариро зарур дониста, равона кардани таваҷҷуҳи муҳаққиқонро ба омӯзиши ин масъалаҳо аз аҳаммият ҳолӣ намедонем.

4. Тарҷумаи осори пажӯҳиши олимони русу Аврупо ва шеъри шоирони садаи XX-и ин ҳавзаҳои адабиро, бо назардошти баргардону таҳияи осори пажӯҳишию адабии Эрону Афғонистон, ки дар ташаккули шеъри нави тоҷикӣ нақш доранд, барои шинохти паҳлӯҳои муҳталифи назми солҳои 60-70 зарур медонем.

5. Барои таъйин намудани манзараи умумии назми солҳои 60-70-уми садаи XX зарурати таҳқики мероси адабии шоирони маътуфи ин давра, маҳсусан ҷанбаҳои ҳунарии шеъри онҳо, ба таври ҷудогона дар шакли рисолаҳои илмӣ ҷой дорад, ки ин диссертасия дар мисоли шеъри F. Сафарзода як намунаи он буда метавонад.

6. Маводи дар диссертасия фароҳамомада барои омӯзиш ва таълими таърихи адабиёти тоҷик дар садаи XX, нақди адабӣ, сабкшиносӣ, балоғати сухан ва ҳунари ниғорандагӣ, курс ва семинарҳои таҳассусии факултетҳои гуманитарии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон заминай мусоид фароҳам меоварад.

Дар маҷмуъ, метавон гуфт, ки солҳои 60-70 барои шеъри тоҷик давраи ниҳоят пурборанд. Ба ин маъно, ки шеъри тоҷик дар ин солҳо комилан рӯ ба навгарӣ ниҳод ва аз назари суннат ва навоварӣ, рушди шеъри нав, тозагии забону баён, шоиронагӣ ва ҳунари ниғорандагӣ, таркибу ибораорӣ ва дигар ҷанбаҳои ҳунарии шеър як марҳилаи бисёр пурбору печидаро пушти сар гузошт ва ба сурати комилан як шеъри навгароёна арзи ҳастӣ кард, ки мо намунаҳояшро дар осори F. Сафарзода ва дигар ҳамнаслони ў шоҳид гаштем. Диссертасияи мазкур, дар қатори ҷанд мақолаю китобҳои марбут ба шеъри ин давра, як шоҳай пажӯҳишиҳои вижай илмӣ дар самти ҷанбаҳои ҳунарии шеъри ин давра, дар мисоли шеъри яке аз намояндагони он буда, метавонад таваҷҷуҳи муҳаққиқонро ба омӯзиши масъалаҳои умдаи шеър аз назари ҷустуҷӯҳои ҳунарӣ ҷалб намояд.

Таҳқики густурдаи шеъри солҳои 60-70 аз назари ҷусторҳои ҳунарӣ ва таҳаввули соҳтории он дар мисоли ашъори F. Сафарзода аз ҷумлаи масъалаҳои мубрами адабиётшиносӣ буда, дурнамои мавзуи таҳқикии диссертасияро собит месозад.

НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАСИЯ

**I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон:**

[1-М]. Ҳамзаев, М. Шоирро аз дунёи шеър бояд ҷуст [Матн] / М. Ҳамзаев //

- Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2016. – №4/4 (206). – С. 274-278.
- [2-М].Ҳамзаев, М. Мавқеи рубой дар ашъори Ғоиб Сафарзода [Матн] / М. Ҳамзаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2019. – №5. – С. 266-269.
- [3-М].Ҳамзаев, М. Тарҷумаи бадеъ ва ҳунари тарҷумонии Ғоиб Сафарзода [Матн] / М. Ҳамзаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2019. – №6. – С. 238-242.
- [4-М].Ҳамзаев, М. Таҳаввули маснавӣ дар адабиёти муосир [Матн] /М. Ҳамзаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2022. – №6. – С. 175-181.
- [5-М].Имомзода, М.С., Ҳамзаев, М.Қ. Ғоиб Сафарзода ва матбуот [Матн] / М.С. Имомзода, М.Қ. Ҳамзаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2023. – №3. – С. 152-157.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмию адабӣ:

- [6-М].Ҳамзаев, М. (Сабурӣ, М.) Он чи бомаъност, худ пайдо шавад [Матн] / М. Ҳамзаев // Садои Шарқ. – 2019. – №11. – С. 171-191.
- [7-М].Ҳамзаев, М. (Сабурӣ, М.) Ҷусторҳои ҳунарӣ дар шеъри тоҷики садаи XX [Матн] / М. Ҳамзаев // Садои Шарқ. – 2020. – №12. – С. 153-174.
- [8-М]. Ҳамзаев, М.Қ. Рубой дар коргоҳи эҷодии Ғоиб Сафарзода[Матн]/ М.Қ. Ҳамзаев // Маводи конференсияи ҷумхурияйӣ таҳти унвони «Пешвои миллат ва рушди илм дар Тоҷикистон», ба ифтиҳори 145-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон, бунёдгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддини Айнӣ ва бахшида ба Рӯзи илми тоҷик (Хуҷанд, 27.04.2023). – Хуҷанд: Ношир, 2023. – С. 585-589.
- [9-М]. Ҳамзаев, М. Нақши тарҷумаи осори бадеъ дар таҳқими робитаҳои адабӣ (Нигоҳе ба фаъолияти тарҷумонии Ғоиб Сафарзода) [Матн]/ М.Қ. Ҳамзаев // Маҷмуи мақолаҳои конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявии«Масъалаҳои мубрами филологияи Шарқ ва равобити адабӣ» (Хуҷанд, 26-27.04.2024). – Хуҷанд: Нури маърифат, 2024. – С. 449-454.

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

УДК:891.550 (091) (93.3)

**ХАМЗАЕВ МУХРИДДИН
КАЛАНДАРОВИЧ**

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ В ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ
60-70-Х ГОДОВ XX ВЕКА
(на примере поэзии Гоиба Сафарзода)**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук
по специальности 10.01.01 – Таджикская литература; литературные связи

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертация выполнена на кафедре теории и новейшей персидско-таджикской литературы филологического факультета Таджикского национального университета.

Научный руководитель:

Имомзода Мухаммадюсуп Сайдали—
доктор филологических наук, профессор
кафедры теории и новейшей персидско-
таджикской литературы филологического
факультета Таджикского национального
университета.

Официальные оппоненты:

Хакимов Аскар Олимович— доктор
филологических наук, старший научный
сотрудник отдела современной литературы
Института языка и литературы имени Рудаки
Национальной академии наук Таджикистана;

Махмадалиева Мухаббат Раҳмоновна—
кандидат филологических наук, старший
преподаватель кафедры таджикской
литературы ГОУ «Бохтарский
государственный университет имени Носира
Хусрава».

Ведущая организация:

**Таджикский государственный
педагогический университет
имени Садриддина Айни.**

Защита диссертации состоится «26» сентября 2024 года, в 13:00 часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-020 при Таджикском национальном университете (адрес: город Душанбе, Буни Хисорак, учебный корпус №10, зал учёного совета факультета филологии).

С диссертацией можно ознакомиться в центральной библиотеке Таджикского национального университета (734025, город Душанбе, проспект Рудаки, 17) и на сайте www.tnu.tj.

Автореферет разослан «____» _____ 2024 года.

Учёный секретарь
диссертационного совета,
доктор филологических наук

Сироджиддин Эмомали

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Таджикская литература 60-70-х годов прошлого столетия прошла различные этапы новаторства, поиска новых идей, нового взгляда на политические и социальные проблемы, стремления для национального пробуждения. Развитие поэтических жанров в начале XX века стало прочной основой для возникновения новой поэзии в Таджикистане. Чтобы понять эволюцию содержания и художественности в поэзии 60-70-х годов необходимо обратиться к общему состоянию таджикской поэзии в первой половине XX века.

Новаторство в таджикской поэзии, особенно в поэзии 60-70-х годов, не означает лишь новый или свободный стих, а обновление тематики, языка, изложения, композиции, структуры традиционной поэзии.

Г. Сафарзода вступил в таджикскую литературу как поэт и плодотворно трудился на этом поприще. За короткий период его поэтическая деятельность представила его литературной общественности Таджикистана как талантливого литератора. Г. Сафарзода не прожил долгую жизнь, однако за 12-13 лет творческой деятельности он смог проявить себя как талантливый поэт. За этот короткий период его поэзия шаг за шагом совершенствовалась, приобрела элементы художественного изображения, анализа настоящей и исторической действительности. В его поэзии набирали силу внутренние переживания людей, выдвигая на первый план художественную сторону поэзии.

Наше исследование охватывает особенности поэзии Г. Сафарзода, место поэта в литературе 60-70-х годов на фоне поэзии его современников.

Степень изученности темы. Научное исследование и изучение процессов развития поэзии в начале XX века, а также исследование поэзии 60-70-х годов служат основой для рассмотрения поэзии периода независимости.

В этом смысле отечественные и зарубежные литературоведы, в том числе А. Мирзоев¹, Н. Масуми², Ш. Хусейнзода³, М. Шукurov⁴, Р. Амонов⁵, Х. Мирзозода⁶, Р. Хадизода⁷,

Х. Отахонова⁸, А. Сатторов⁹, А. Ҳакимов¹⁰, Ҳ. Шарифов¹¹, Р. Мусулмонкулов¹², Ш. Раҳмонов¹³ (Таджикистан), П. Ҳонлари¹⁴, Ш. Қадқани¹⁵,

¹Мирзоев, А. Сездаҳ мақола / А. Мирзоев. – Душанбе: Ирфон, 1977. – 288 с.

²Маъсумӣ, Н. Адабиёти тоҷик дар асрҳо XVIII ва аввали XIX / Н.Маъсумӣ. – Душанбе: НДТ, 1962.– 89с.

³Хусейнзода, Ш. Баъзе майлҳо дар шеъри муосири тоҷик / Ш. Ҳусензода // МАМТ: маҷмуа. – Душанбе: Ирфон, 1970. – С. 225–242.

⁴ Шукурев, М. Сухан аз лирика ва мазмуни ҳаётин он / М. Шукурев // Маъсалаҳои адабиёти муосири тоҷик (маҷмуа). – Душанбе: Ирфон, 1970. – С.183-224.

⁵ Амонов, Р. Лирикаи ҳалқи тоҷик / Р. Амонов. – Душанбе: Дониш, 1968. – 412 с.

⁶Мизозода, Ҳ. Таърихи адабиёти тоҷик /Ҳ. Мирзозода. – Душанбе: Маориф, 1977.– 339 с.

⁷ Ҳодизода, Р. Аз гузашта ва ҳозираи адабиёти тоҷик /Р.Ҳодизода. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 144 с.

⁸ Отахонова, Ҳ. Падидоҳои навҷӯй / Ҳ.Отахонова//Садои Шарқ. –1966. – №2. – С. 119-122.

⁹ Сатторов, А. Баҳс идома дорад / А. Сатторов // Садои Шарқ. –1976. – №12. – С. 101-105.

¹⁰ Ҳакимов, А. Шеър ва замон / А. Ҳакимов. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 252 с.

¹¹ Шарифов, Ҳ. Функсияи маърифатии қасида / Ҳ. Шарифов. – Душанбе: Дониш, 1978. – С. 103-111.

¹²Мусулмониён, Р. Фурӯғи шеъри чонпарвар /Р. Мусулмониён. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 224 с.

¹³ Раҳмонов, Ш. Мусаммат. Таҳаввул ва ташаккули он/Ш. Раҳмонов. – Душанбе: Дониш, 1987. – 172 с.

¹⁴ Ҳонларӣ, П. Шеър ва хунар / П. Н. Ҳонларӣ. – Техрон: Эрончоп, 1354. – 372 с.

¹⁵ Қадқаний, Ш. М. Мусикии шеър /Ш. М. Қадқаний. – Техрон: Интишороти Огоҳ, 1370. – 678 с.

М. Ёхаки¹, А. Шердуст², М. Гарморуди³, А. Казва⁴ (Иран), Муджиби Мехрдод⁵ (Афганистан), Дж.П. Сартр⁶, И. Бечка⁷, Я. Рипка⁸ и К. Хечинский⁹ (Европа), Е.Э. Бертельс¹⁰, И.С. Брагинский¹¹ (Россия) и другие в своих статьях, монографиях и отдельных книгах дискутируют относительно проблем становления, развития, художественных и структурных особенностей литературных жанров, а также процесса развития современной таджикской литературы.

Таджикская поэзия 60-70-х годов, которые считаются наиболее плодотворными в развитии таджикской поэзии, добилась значительного новаторства благодаря усилиями таких молодых поэтов тех лет, как М. Каноат, Г. Мирзо, К. Киром, М. Шерали, Х. Файзулло, Л. Шерали, Б. Собир, Гулрухсор и других, среди которых также был известен Г. Сафарзода.

В разные годы С. Табаров¹², М. Каноат¹³, Ю. Акбаров¹⁴, А. Самад¹⁵, Ш. Ёдгори¹⁶, Р. Ахмадов¹⁷, С. Давронов¹⁸, З. Абдулло¹⁹, А. Садуллоев²⁰, Н. Раджаб²¹ и другие писали отдельные статьи о литературной деятельности Г. Сафарзода, каждая из которых не лишена определенной пользы.

Наряду с этим Ю. Акбаров в книгах «Поэзия эмоций и размышлений»²² и «Судьба человека и судьба поэзии»²³, Х. Асозода в «Таджикской литературы XX века»²⁴ кратко высказывались о творческой деятельности и личности Г. Сафарзода.

Следует сказать, что творчество Г. Сафарзода больше всего привлек внимание Ш. Ёдгори. Он в статьях «Обитель солнца»²⁵ и «Поэт и журналист»²⁶ подробно анализирует и рассматривает отдельные аспекты его

¹ Ёхакӣ, М. Аз Ҷайхун то Вахш / М. Ёхакӣ, М. Сайдӣ. – Машҳад: Интишороти остои Кудси разавӣ, 1378ҳ. – 304 с.

² Шеърдуст, А. Чашмандози шеъри имрӯзи Тоҷикистон / А. Шеърдуст. – Техрон: Алхудо, 1376. – 328 с.

³ Гарморудӣ, М. Аз садр то Сока / М. Гарморудӣ. – Техрон: Ирончоп, 1388. – 844 с.

⁴ Қазва, А. Ҳуршедҳои гумшуда / А. Қазва. – Техрон: Ҳавзаи ҳунарӣ, 1376. – 634 с.

⁵ Мехрдод, М. Зангулазанон гузашт борон (Сайре дар шеъри мусири Тоҷикистон) / М. Мехрдод, Б. Забехулло. – Кобул: Ормоншаҳр, 1390. – 111 с.

⁶ Сартр, Ж.П. Адабиёт чист? / Ж.П. Сартр. – Техрон: Чопи «Нон», 1348. – 225 с.

⁷ Бечка, И. Адабиёти форсӣ дар Тоҷикистон / И. Бечка. – Техрон: Интишороти Илмӣ ва фарҳангӣ, 1372. – 280 с.

⁸ Рипка, Я. История персидской и таджикской литературы. – М: Прогресс, 1970. – 418 с.

⁹ Хечинский, К. Адабиёти тоҷик аз инқилоби Октябр то давраи истиалинизм. / К. Хечинский. – Техрон: Адабистон, 1368ҳ. – 134 с.

¹⁰ Бертелс, Е. Э. История персидско – таджикской литературы. Избранные труды / Е.Э. Бертелс. – М.: Восточная литература, 1960. – 556 с.

¹¹ Брагинский, И. С. Анъанаҳои адабиёти форсу тоҷик / И. Брагинский // Садои Шарқ. – 1968. – №2. – С. 127-131.

¹² Табаров, С. Ҳаёт, адабиёт, реализм. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди ҷорӯм / С. Табаров. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 400 с.

¹³ Сафарзода, З. Ҷавонии ҷовидон / З. Сафарзода. – Душанбе: Шарқи озод, 2010. – 176 с.

¹⁴ Акбаров, Ю. Ӯ меваи нахли орзӯ ноҷида / Ю. Акбаров // Садои Шарқ. – 1990. – №5. – С. 106-114.

¹⁵ Сафарзода, З. Ҷавонии ҷовидон (хотираҳо) [Матн] / З. Сафарзода. – Душанбе: Шарқи озод, 2010. – 176 с.

¹⁶ Ёдгорӣ, Ш. Шоир ва рӯзноманигор / Ш. Ёдгорӣ // Садои мардум. – 1992. – №23 – 7 феврал.

¹⁷ Сафарзода, З. Ҷавонии ҷовидон / З. Сафарзода. – Душанбе: Шарқи озод, 2010. – 176 с.

¹⁸ Давронов, С. Ёдгорӣ Ҷавонӣ / С. Давронов // Садои Шарқ. – 1980. – №4. – С. 149-151.

¹⁹ Сафарзода, З. Ҷавонии ҷовидон / З. Сафарзода. – Душанбе: Шарқи озод, 2010. – 176 с.

²⁰ Саъдуллоев, А. Гоиб ҳамеша бо мост / А. Саъдуллоев // Садои Шарқ. – 2010. – №2. – С. 112-116.

²¹ Сафарзода, З. Ҷавонии ҷовидон / З. Сафарзода. – Душанбе: Шарқи озод, 2010. – 176 с.

²² Акбаров, Ю. Шеъри эҳсос ва тафаккур / Ю. Акбаров. – Душанбе: Ирфон, 1985. – С. 18-188.

²³ Акбаров, Ю. Қисмати инсон ва қисмати шеър / Ю. Акбаров. – Душанбе: Дониш, 1980. – С. 25.

²⁴ Асозода, Х. Адабиёти тоҷик дар садаи XX / Х. Асозода. – Душанбе: Маориф, 1999. – С. 425-427.

²⁵ Ёдгорӣ, Ш. Ошёни офтоб / Ш. Ёдгорӣ // Камсамоли Тоҷикистон. – 1972. – №48. – 14 декабр.

²⁶ Ёдгорӣ, Ш. Шоир ва рӯзноманигор / Ш. Ёдгорӣ // Садои мардум. – 1992. – №23 – 7 феврал.

поэзии, а в предисловиях книг «Наследие молодости»¹, «Избранные произведения»², а также в послесловии книги «Молодость»³ относительно подробно рассматривает творчество поэта с точки зрения тематики и содержания.

В настоящей диссертации на основе имеющихся научных материалов, энциклопедий, газет и журналов, мемуаров литераторов и журналистов, произведений литературоведов и литературных критиков рассмотрены особенности творчества Г. Сафарзода в сопоставлении с поэзией его современников, тем самым определено место поэта в поэзии 60-70-х годов XX века.

Связь исследования с программами (проектами) и научными темами. Диссертация является частью научно-исследовательской работы кафедры теории и новейшей таджикско-персидской литературы филологического факультета Таджикского национального университета.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. В данном исследовании на основе имеющихся материалов предусмотрено углубленное и подробное рассмотрение творчества Г. Сафарзода, исследование поэтических жанров и художественных поисков в поэзии с учетом развития процесса новаторства в поэзии 60-70-х годов.

Задачи исследования. Диссертация преследует цель определить место Г. Сафарзода в поэзии 60-70-х годов. С учётом этого исследованию подвергнута эволюция современной поэзии. В диссертации осуществлена попытка решить следующие конкретные задачи:

- рассмотреть новаторство в традиционной поэзии и определить процесс новаторства в поэзии 60-70-х годов XX века;
- исследовать структурные изменения в традиционной поэзии и заложение основ для становления свободного стиха в таджикской поэзии;
- конкретизировать художественно-литературные поиски на примере стихов Г. Сафарзода;
- рассмотреть становление литературной личности Г. Сафарзода;
- исследовать процесс развития поэтических форм традиционной и новой поэзии в творчестве поэта;
- рассмотреть идеиные особенности стихов Г. Сафарзода;
- установить место Г. Сафарзода в поэзии 60-70-х гг.

Объект исследования. Основным объектом диссертационного исследования являются исследования, проведенные в данной области известными таджикскими, иранскими, российскими литературоведами, а также произведения Г. Сафарзода и других таджикских литераторов в 60-70-х гг.

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования является рассмотрение процесса новаторства и художественных поисков в

¹ Сафарзода, Ф. Мероси чавонӣ / F. Сафарзода. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 336 с.

² Сафарзода, F. Мунтаҳабот. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди якум / F. Сафарзода. – Душанбе: Адиб, 2003. – 264 с.

³ Сафарзода, F. Чавонӣ / F. Сафарзода. – Душанбе: Маориф, 1986. – С. 65-67.

поэзии Г. Сафарзода и таджикской поэзии 60-70-х годов XX века на основе исследований таджикских учёных.

Теоретические основы исследования. Диссертационное исследование опирается на научные достижения и труды отечественных и зарубежных учёных и исследователей, в числе которых Ш. Хусейнзода, А. Маниязов, Н. Масуми, Х. Мирзозода, Б. Сирус, М. Шукров, Р. Хадизода, Х. Отахонова, С. Табаров, Р. Амонов, В. Асрори, Х. Шарифов, А. Сатторов, Х. Асозода, Ю. Акбаров, М. Имомзода, А. Хакимов, А. Давронов, Ш. Ёдгори, Ш. Раҳмонов, М. Мирзоюнус, Р. Ваххоб, М. Махмудзода (Таджикистан), И. Бечка (Чехословакия), Е.Э. Бертельс, И.С. Брагинский, В.В. Белинский, А.В. Луначарский (Россия), П. Хонлари, Ж. Баде, Н. Нодирпур, Ш. Кадкани, М. Гарморуди, М. Ёҳаки, А. Шердуст, А. Казва, (Иран), С. Накхат, М. Меҳрдор (Афганистан) и др.

Методологическая основа исследования. Методологическая основа исследования опирается на культурно-исторический, сравнительно-прикладной подходы, выявляющие характерные особенности становления и развития таджикской поэзии и её художественных поисков. Эти методы применены особенно в процессе анализа важных проблем становления и развития новых литературных жанров и структурной эволюции традиционных форм путем специального анализа художественных аспектов поэзии в творчестве Г. Сафарзода.

Источники исследования. В качестве основных источников исследования рассмотрены поэтические сборники Г. Сафарзода, отдельные сборники стихов поэтов 70-х и последующих годов, мемуары литераторов и т.п. В диссертации также рассмотрена роль русских, европейских и иранских поэтов в развитии таджикской поэзии 60-70-х годов, их художественных аспектов, в том числе в поэзии Г. Сафарзода.

Научная новизна исследования, прежде всего, заключается в выборе темы и постановке проблемы. В диссертации поэзия Г. Сафарзода изучается комплексно и монографически. На этой основе определяется художественная ценность его поэзии. Исследование способствует более полному и всестороннему изучению современной поэзии.

Сегодняшний уровень и степень осознания проблемы поэзии побудили нас проанализировать исследуемые вопросы в свете процесса эволюции современной таджикской поэзии, определить ее идейно-содержательные факторы.

Впервые в рамках диссертационного исследования нами рассмотрены художественные аспекты, структурная эволюция поэзии Г. Сафарзода в сравнение с поэзией 60-70-х годов, что представляет собой научную новизну исследования.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Проблемы новаторства в структуре и содержании традиционных видов таджикской поэзии 60-70-х годов являются одними из актуальных тем поэтики, без изучения и исследования которой невозможен процесс перехода к новой поэзии. Процесс новаторства в структуре традиционной поэзии является главной

основой для новой поэзии в таджикской литературе, которая до сих пор не изучена в полной мере. В силу того, что поэты 60-70-х годов внесли заметный вклад в формирование новой поэзии путем новаторства, исследование этой темы в определённой степени заполняет этот пробел;

2. Процесс внешнего отхода от структуры традиционной поэзии и использование формы лесенки в смысле свободного аруза, который начался с поэзии литераторов начала XX века, достиг своей кульминации в 60-е годы, до сих пор не исследован и рассмотрен в достаточной мере и это явление встречается в творчестве отдельных поэтов 70-80-х годов. С учетом этого были рассмотрены стихи, написанные в форме традиционной поэзии, которые внешне имеют форму свободного аруза, а также показаны примеры, представляющие настоящий свободный аруз;

3. С художественной точки зрения важнейшими шагами в эволюции поэзии 60-70-х годов являлось использование поэтических слов и конструкций. В этот период в поэзию вошли не только новые слова и конструкции, но и благодаря усилиям поэтов из них создавались новые понятия, образы. Рассмотрение этой проблемы может содействовать изучению поэзии с художественной точки зрения;

4. На основе этих предложений рассмотрены художественные поиски, использование поэтических образов, конструкций, языка, традиционных и новых форм поэзии в творчестве Гоиба Сафарзоды, который являлся одним из представителей того периода, что может конкретным образом определить его место и роль поэзии 60-70-х годов.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Настоящее диссертационное исследование, проведённое на основе новых подходов исследования и оценки художественного мастерства и действительности поэзии тех лет, может быть использовано при преподавании курса по истории таджикской литературы, главным образом при изучении процессов становления современной таджикской поэзии, а также на теоретических и практических занятиях филологических факультетов высших учебных заведений в плане оценки литературных произведений периода независимости.

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. Диссертация на тему «Художественные поиски в таджикской поэзии 60-70-х годов XX века (на примере поэзии Гоиба Сафарзода)» соответствует темам и проблемам в рамках паспорта научной специальности по шифру 10.01.01 – Таджикская литература; литературные связи.

Личный вклад соискателя в исследование. Вклад соискателя выражается в исследовании поэзии 60-70-х годов XX века, сборе литературных и научных материалов, изучении теорий современных учёных России, Европы и Ирана применительно к теме диссертационного исследования, анализе и определении особенностей поэзии этого периода на примере поэзии Г. Сафарзода, а также в подготовке статей и докладов на тему исследования. Исследование выполнено в форме диссертации.

Апробация результатов исследования. Содержание и основные части диссертации изложены на республиканских и международных научно-

практических конференциях в форме докладов: республиканской научно-теоретической конференции «Лидер нации и развитие науки в Таджикистане» (Худжанд, 27.04.2023), «Аминджон Шукухи и его место в литературе второй половины XX века» (Душанбе, 09.06.2023) и международной конференции «Актуальные проблемы восточной филологии и литературные связи» (Худжанд, 26-27.04.2024)

Диссертация была обсуждена и представлена к защите на заседании кафедры теории и новейший персидско-таджикской Таджикского национального университета от 07.05.2024 г. (Протокол №11)

Публикация научных статей по теме диссертации. Основное содержание диссертации отражено в 9-ти научных статьях, 5 из которых изданы в рецензируемом журнале ВАК при Президенте Республики Таджикистан – «Вестник Национального университета Таджикистана». Отдельные аспекты работы изложены в двух докладах автора в республиканских и международных конференциях, 2 статьи опубликованы в журнале «Голос Востока» («Садои Шарқ»).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, рекомендаций по практическому использованию результатов исследования, списка литературы и публикации научных статей по теме диссертации. Каждая глава в свою очередь сгруппирована в отдельные разделы. Диссертация в общей сложности состоит из 172 страниц компьютерного набора.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении указывается необходимость исследования темы, уровень ее разработанности, основные цели и задачи, стоящие перед автором, а также источники и методология исследования, теоретическое и практическое значение, научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, индивидуальный вклад автора и апробация результатов исследования.

Первая глава диссертации называется «Процесс новаторства в таджикской поэзии 60-70-х годов» и состоит из трех разделов. В первом разделе рассматриваются предпосылки и основные факторы новаторства в поэзии, а также делается краткий обзор исследований ученых по проблемам эволюции поэзии.

Эволюция новой поэзии в современном периоде имеет полное формально-структурное отличие от предыдущих эпох. С учетом этого подчеркивается, что новая поэзия на примере «поэзии в стиле Нима Юшиджа» или «свободного аруза», «белого стиха» и «чахорпоры» смогла разделить великий исторический период литературы на два направления: «классическую литературу» и «современную литературу». Переход поэзии от одного этапа к другому в зависимости от общественного мышления и интеллектуального миропонимания людей способствовал возникновению новой теории в литературе, которую автор в начале этой главы подверг исследованию на основе взглядов и идей

литературоведа И.С. Брагинского, отмечавшего, что «новая поэзия существовала еще в древние времена»¹.

Таким образом, в данном разделе рассматривается проблема новаторства в структуре поэзии. В этом контексте первым новаторским стихотворением, сломавшим шаблоны традиционной поэзии, называется «Марши хуррият»(«Марш свободы») устода С. Айни. Здесь же рассматриваются предпосылки создания этого стиха.

Цитируя И.С. Брагинского, который подчеркивал, что «...первым советским таджикским произведением был марш, автором которого являлся Садриддин Айни... Садриддин Айни заложил основу таджикской советской поэзии, зародившуюся в разгар революции»². Исследователь отмечает, что стихотворение «Марш свободы» является образцом структурного новаторства. Оно заложило важную основу для обновления таджикской поэзии в последующие годы.

Кроме того, подчеркивается, что после «Марша свободы» это структурное изменение не было полностью реализовано, а большая часть структурных преобразований преимущественно происходило во внешней форме поэзии.

С учётом этого и ряда других вопросов, в которых рассматриваются факторы эволюции таджикской поэзии, новаторские тенденции в таджикской поэзии, особенно в поэзии 30-40-х годов XX века, следует искать не во формальном изменении структуры, а скорее в изменении содержания поэзии.

Если одним из главных факторов нового взгляда в поэзии 60-70-х годов являлись все те же традиции поэзии эпохи революции, Великой Отечественной войны и послевоенного периода, то её другим непосредственным фактором является развитие литературных связей с Ираном и Афганистаном, использование живого языка народа, и, наконец, поэтические традиции классической поэзии. Указанная особенность наблюдается в творчестве большинства поэтов-новаторов тех лет, о чём подробно изложено в этом разделе диссертации.

В этом разделе диссертации таджикская поэзия до четвёртого этапа своего развития - до 60-х годов, разделена на три периода.

Автор отмечает, что таджикская поэзия в первый период своего развития обновлялась вплоть до 1905 года, в том числе за счёт распространения просветительских идей, повышения нравственного духа и использования новых слов и выражений.

1905-1918 годы относятся ко второму периоду эволюции поэзии. Этот период был ценен для таджикской поэзии тем, что в него вошли конкретные политические и социальное смыслы и понятия.

Третий период таджикской поэзии связывают с созданием «Марша свободы» устода С. Айни, который полностью является образцом новой поэзии, как с точки зрения формы, содержания, а так же размера азуза.

В конце этого раздела отмечается, что подобные попытки в плане отхода от поэтических шаблонов, которые поэты намеревались обновить, привели к изменению формы и возрождению традиционных стилей.

¹ Брагинский, И. С. Анъанаҳои адабиёти форсу тоҷик / И. Брагинский // Садои Шарқ. – 1968. – №2. – С. 127-131.

² Брагинский, И. С. Анъанаҳои адабиёти форсу тоҷик. / И. Брагинский // Садои Шарқ. – 1968. – №2. – С. 127-131.

Во втором разделе первой главы ведётся дискуссия **о соотношении традиционных жанров поэзии и новаторстве**. В этом разделе подробно рассматривается проблема структурной эволюции и относительного обновления содержания отдельных традиционных поэтических жанров.

Хотя в начале двадцатого века и после 50-х годов состоялась своего рода неприятие традиционных поэтических жанров, однако всё же большинство поэтов по-прежнему интересовалось сочинением газелей и иных традиционных поэтических жанров. «Свободный стих» и «Белый стих»«...не смогли разрушить тысячелетний поэтический процесс»¹.

С этой точки зрения становление новой поэзии имеет высокую ценность, поскольку она смогла придать новый дух форме традиционной поэзии, вернуть к жизни многие лексические составы и словенные конструкции. Безусловно, это явление среди важнейших новых научно-литературных начинаний, сыграло важнейшую роль в развитии современной поэзии, «...однако она до сих пор не в том положении, чтобы ограничивать место традиционной поэзии»².

Наряду со структурным изменением большинства традиционных жанров, приоритетными являются художественные поиски в таджикской поэзии. Монотонность и зависимость поэзии советской эпохи от важных политических и социальных проблем заставили поэтов сосредоточиться на природных элементах поэзии в плане художественных поисков и вместе с этим обратиться к внедрению живого народного фольклора в поэзию. Именно в поэзии 60-70-х годов появляются подлинные образы скромной таджикской женщины, малая родина изображается в качестве Отечества. В поэзии изображается таджикская культура, гордость за историю, а также наблюдается использование в ней религиозных элементов и т.д.

Проблема становления и развития новых художественных жанров в поэзии является еще одной из центральных тем дискуссий в рамках настоящей диссертации, которая подробно рассматривается в третьем разделе первой главы.

В этом разделе отмечается, что становление и развитие новой поэзии, отличающейся от традиционных своих особенностей, с начала XX века выделяется как общий процесс развития и эволюции таджикской поэзии. С. Айни, используя по одному короткому слогу во второй строке каждого байта в «Марше свободы», заложил основу нового таджикского стиха. Однако этот процесс не имел успеха в поэзии более поздних поэтов, вплоть до 60-х годов.

Хотя после С. Айни другие поэты пытались обновить структуру свободного аруза, проблема изменения аруза находилась в центре внимания небольшого числа литераторов. До 60-х годов такими поэтами, как А. Лахути, П. Сулаймони, Х. Юсуфи осуществлялись попытки обновить поэзию. Однако и в их творчестве не наблюдалось достаточных признаков обновления поэзии. Новаторство А. Лахути главным образом проявилось в синтезе аруза с силлабическим стихом. Подобное же явление наблюдалось в творчестве П. Сулаймони и М. Турсун-заде. Важнейшие шаги на пути новаторства А. Лахути в плане аруза наблюдаются в его

¹ Мирзоюнус, М. Бе ту хокам бо ту афлок Тоҷикистон / М. Мирзоюнус // Ҳуҷанд. – 2005. – №12. – С. 93-98.

² Нурзод, Н. Парниёни сабзи андеша / Н. Нурзод. – Ҳуҷанд: Меъроҷ, 2014. – С. 168.

переводах. Например, его перевод стихотворения Виктора Гюго «Кровавая баррикада», считающийся одним из первых его опытов, соответствует природе аруза.

Хотя новаторство этих поэтов в новом арузе оказались неудачными, однако они были первые пробные шаги на пути создания новой структуры поэзии. Поэтому их можно считать основой, ключевыми факторами в плане новаторства в поэзии 60-70-х годов.

Новый аруз вновь возник в традиционном смысле и позже сформировался в творчестве поэтов этого периода. Невзирая на это, были поэты, которые всё еще сочиняли стихи в различных жанрах традиционной поэзии путём использования приёма «лесенки» (ступенчатого размещения стихотворной строки). Этот процесс в их творчестве продолжался вплоть до 80-х годов XX века.

В этом разделе также в качестве нового явления рассматривается чахорпора (четырёхстрочная стихотворная форма). В этом контексте дискуссия ведётся главным образом по поводу использования рифмы в этой стихотворной форме. По причине того, что её рифмовка осуществляется отдельным образом в каждой строфе, то между строками налаживается логическая связь, благодаря чему у поэтов появляется больше возможностей для выражения своих мыслей именно в рамках этой стихотворной формы.

Проблема исследования этого раздела связана с возникновением жанра чахорпоры (четырёхстрочная стихотворная форма). Нами подвергаются критическому анализу дискуссии учёных по этому вопросу. Большинство исследователей рассматривают чахорпору как новое литературное явление, возникшее на основе жанров мусаммат, мураббаъ, таркибанд и тарджеъбанд. Отдельные фрагменты указанных форм, особенно мусаммата и мураббаъ с точки зрения структуры очень схожи с современным жанром чахорпора. Разница между ними, главным образом, заметна лишь в форме рифмовки. Исследователь Рустам Ваххобов отмечает, что «чахорпора появилась благодаря использованию рифмования в традиционных формах»¹.

Возможно, мусаммат, мураббаъ оказал влияние с точки зрения структуры и связи между фрагментами современной чахорпоры, однако этот поэтический жанр возник под явным влиянием русской поэзии, как в плане содержания, так и в плане формы. Эта разновидность стиха, получившая развитие в современной литературе, остается непопулярным для большинства исследователей, в том числе для литературоведа Худои Шарифова. Исследовав чахорпора в творчестве Мумина Каноата, он пишет следующее: «...эта непопулярная форма в нашей поэзии явно черпает вдохновение из русской поэзии»².

Эта форма поэзии, которая главным образом развивалась по схеме кольцевой (опоясывающая или охватная) рифмовки (abba), приводит Аскара Хакимова к выводу, что большинство стихов, написанных Гаффором Мирзо, находятся под влиянием русской литературы: «Использование чахорпоры по

¹ Ваххоб, Р. Поетикаи вазн ва хусусиятҳои ритмии назми мусамири тоҷик / Р. Ваххоб. – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 23.

² Шарифов, Х. Савти аҷам / Х. Шарифов. – Душанбе: Ҳазинаи адабиёти Тоҷикистон, 2002. – С. 135.

схеме охватной рифмы, наблюдается в творчестве Гаффора Мирзо, что, безусловно, произошло под влиянием русской поэзии»¹.

Естественно, мы не можем окончательно назвать эту форму поэзии вышедшей из классической поэзии. Однако, следует отметить, что она получила развитие в нашей поэзии благодаря изменению рифмы и развивалась под влиянием древней поэзии.

Важнее всего то, что социальная потребность общества способствовала развитию такого вида поэзии и его перехода к свободному арузу. Хотя процесс перехода от чахорпора к свободному стиху произошел незаметно, однако «с внешней точки зрения чахорпора сыграла яркую и ключевую роль в становлении нового аруза (помимо содержания сюжета, лирики или лирической поэмы)»².

Вторая глава диссертации называется «**Формирование творческой личности Гоиба Сафарзода**», в ней рассматривается формирование личности поэта, роль литературных кружков, газет и журналов, газеты «Тоджикистони совети», а также литературной критики и переводческой деятельности поэта в этом процессе.

В первом разделе второй главы, озаглавленном «**Становление творческой личности поэта**», рассматривается в том числе роль литературного кружка «Адибони чавон» («Молодые литераторы») педагогического института в формировании литературной личности поэта. Отмечается, что если этот кружок сыграл ключевую роль в становлении литературной личности поэта, то его постоянное общение со зреющими, маститыми литераторами современной таджикской литературы, изучение их образа жизни и творческой деятельности способствовали тому, чтобы представить Гоиба Сафарзода как интеллектуально развитую личность, наделенную гуманизмом, высокой культурой и просвещенностью.

Переписка Сохиба Табарова с молодыми литераторами 60-70-х годов, с которыми он постоянно поддерживал связь, встречи и отношения с ним стали для Г. Сафарзода прекрасной школой, и, несомненно, способствовали обращению Г. Сафарзода к литературной критике.

Постоянные командировки, участие в крупных литературных мероприятиях, выступления Г. Сафарзода и других подобных ему литераторов считались еще одной основой для формирования литературной личности поэта.

Во втором разделе второй главы «Перевод – фактор совершенствования творческого мастерства Гоиба Сафарзода» рассмотрена переводческая деятельность Г. Сафарзоды. Безусловно, перевод представляет собой важную творческую школу, которая вносит непосредственный вклад в становление и развитие творчества литераторов. Литераторы посредством перевода могут изучить художественный взгляд всемирно известных поэтов и писателей, использовать извлеченные навыки в своем творчестве. С учетом этого в указанном разделе переводческая деятельность поэта подвергнута анализу и рассмотрению с точки зрения её художественной ценности. Вместе с тем

¹ Ҳакимов, А. Шеър ва замон / А. Ҳакимов. – Душанбе: Ирфон, 1978. – С. 200.

² Ваххоб, Р. Поетикаи вазн ва хусусиятҳои ритмии назми мусири тоҷик / Р. Ваххоб. – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 24.

показана роль перевода в совершенствовании поэтического мастерства Г. Сафарзоды.

Третий раздел второй главы диссертации называется «**Литературная критика – школа совершенствования таланта Гоиба Сафарзода**». В этом разделе рассматривается непосредственное обращение поэта к литературной критике и исследованию творчества своих современников, что способствовало совершенствованию творческого мастерства самого поэта.

Г. Сафарзода написал ряд рецензий на стихи своих современников, демонстрировав читателям их преимущество. Поэт издал ряд критических статей, касающихся творчества молодых поэтов 60-70-х годов прошлого века. Г. Сафарзода также писал рецензии на театральные представления. Он участвовал в театральных постановках в качестве зрителя, обсуждал в своих статьях сценические нюансы, манеру речи актеров и авторов пьес, определял степень их художественной ценности.

Если обратимся к стихам Гоиба Сафарзода после 1968-1969 годов, то легко обнаружим степень совершенствования его поэтического мастерства. Иными словами, его поэзия сформировалась благодаря критическому к нему отношению со стороны научного сообщества и его увлечения стиховедческими трудами. Его тяга в совершенствовании своих знаний сыграла большую роль в развитии его таланта.

Следует также отметить, что сборники стихов Сайёди Наво, Наби Хазри и других известных поэтов сыграли важную роль в совершенствовании его поэтического мастерства, формировании его творческой личности. Художественный перевод считается важным фактором развития творческих способностей Гоиба Сафарзода.

Третья глава диссертации называется «**Гоиб Сафарзода и художественные поиски в таджикской поэзии 60-70-х годов**». В ней рассматриваются структура, тематика и художественные аспекты поэзии Г. Сафарзода. Его поэтическая манера подвергается анализу с учетом отношения таджикской литературной критики к его творчеству и делается попытка определить его место в современной таджикской поэзии.

В первом разделе данной главы, названном «**Художественные поиски Гоиба Сафарзода на фоне таджикской поэзии 60-70-х годов**», исследованию подвергнуты художественные поиски Г. Сафарзода в его новых подходах к поиску тематики, а также его таланта в создании новых образов.

Проблема содержания в литературе XX века, в зависимости от политической и социальной ситуации, являлась первоочередным вопросом. Отношение поэта к описываемых явлений складывалось и развивалось поэтапно. Если, с одной стороны, источником его поэтического новаторства было внедрение народных просторечий и диалектов, то, с другой наличие классических мотивов и новаторские попытки в его творчестве обогатили современную поэзию.

Большинство поэтических приёмов и конструкций классической поэзии, использовавшихся в мистической и философской манере, в современной поэзии потеряли свои смысловые оттенки, видоизменились в зависимости от социальных условий современной эпохи и применялись в иных значениях. В современной

таджикской поэзии употребление традиционных мотивов и образов слега изменилось. М. Шукuroв по этому поводу на примере выражений «Живая вода» или «Родник жизни», являющихся традиционным образом, отмечал, что это сравнение обрело глубокий смысл в современной поэзии¹.

В этом разделе диссертации отмечается, что художественные поиски и новаторство в современной поэзии, с одной стороны, привели к появлению новых мотивов и образов, а с другой стороны, поэты хотели придать новую жизнь образам, имевшим метафорические значения в классической поэзии или имели конкретное значение в том или ином произведении.

Художественные поиски на примере сравнения волоса с водой, человеческого стана с водопадом, высокого человеческого роста с кипарисом и сотни других примеров обогатили современную таджикскую поэзию. Подобные примеры можно часто наблюдать в стихах Гоиба Сафарзода и его современников.

Другая проблема, детально рассмотренная в этом разделе диссертации, связана с художественными поисками современной поэзии – это реалистическое изображение пейзажа и описание реальной жизни человека высоким поэтическим стилем с использованием оригинальных картин.

В этом разделе диссертации анализу подвергнуты новаторские творческие поиски Г. Сафарзода и других его современников. Отмечается, что поэзия Г. Сафарзода с точки зрения содержания и поэтического мастерства следует традициям, которые наблюдались в стихах 60-70-х годов, в стихах ведущих поэтов того времени.

В целом, поэтическое наследия Г. Сафарзода, как в формальном, так и в содержательном плане в сравнении с творчеством других поэтов, пришедшими в литературу 60-70-ых годов, выделяет его творческий портрет. Рассмотренные проблемы решены в его поэзии в особом фокусе поэтического видения.

Второй раздел данной главы называется **«Творчество Гоиба Сафарзода в контексте таджикской литературной критики»**. В нём исследованию подвергнута проблема критики творчества поэта со стороны литературных критиков.

Стихи первого периода Гоиба Сафарзода, естественно, не были безупречны, поэтому ряд стихотворений, опубликованных в журнале «Шарки сурх» («Красный Восток») в 1963-1964 гг., были своевременно подвергнуты критике М. Шукуровым.

Всестороннее исследование современной поэзии в этом разделе служит рассмотрению и установлению места Гоиба Сафарзода в таджикской литературе 60-70-х годов. Далее в диссертации рассматривается вопрос развития поэтических жанров в творчестве Гоиба Сафарзоды, а также факторы, способствующие частому или редкому обращению к разным поэтическим жанрам. Кроме того, нами рассмотрена проблема новаторства в традиционном поэзии в пространстве современной поэзии.

¹ Шукуров, М. Сухан аз лирика ва мазмуни ҳаётини он / М. Шукуров // Масъалаҳон адабиёти муосири тоҷик: маҷмуа. – Душанбе: Ирфон, 1970. – С. 183-224.

Большинство стихов Гоиба Сафарзоды написаны в традиционной манере. Газель, которая при жизни поэта по разным причинам мало привлекала к себе внимание поэтов, не получила особого развития в творчестве поэта. Такая же ситуация наблюдается в творчестве большинства поэтов этого периода.

Гоиб Сафарзода уделял значительно большее внимание жанру рубай по сравнению со своими современниками. Лишь немногие поэты 60-70-х годов, за исключением Хабибулло Файзулло и Гоиба Сафарзоды, писали рубай.

Рубай Гоиба Сафарзоды отличаются своей воздействующей силой, выражением свежих идей, высоким художественным оформлением и взглядом.

Гоиб Сафарзода по своему вкусу умело использовал популярные традиционные поэтические жанры. Несмотря на то, что газели и китъя не занимают особого места в его творчестве, однако такие жанры, как месневи, рубай и дубейти, благодаря своей внутренней красоте и новой структуре смогли дополнить пустоту в творчестве поэта и демонстрируют его поэтическое мастерство.

Место нового стиха в творчестве Гоиба Сафарзоды является другим важным вопросом, рассматриваемом в этом разделе.

Форму чахорпора можно наблюдать у многих поэтов нового периода литературы, в том числе в творчестве Гоиба Сафарзоды.

Период творчества Гоиба Сафарзода был связан с периодом становления и развития этой поэтической формы, что, безусловно, отразилось на его поэзии. Чахорпора Гоиба Сафарзоды охватывают различные социальные, культурные и литературные темы, большинство из них посвящено темам любви и молодости. Хотя чахорпора возникла для отражения общественной жизни, однако эта поэтическая форма в творчестве большинства поэтов переросла в высокую любовную лирику. В чахорпора Гоиба Сафарзода наряду с другими темами, особое место занимали политические, социальные и любовные темы.

Поэзия в стиле Нима Юшиджа, то есть поэзия 60-х годов XX века получила особое развитие в современной таджикской литературе. Художественные поиски последователей Нимо выражались не только в рифме, размере и арузе, но и считались естественным требованием поэзии на примере использования современной лексики, новых фраз и выражений. Еще одним преимуществом поэзии в стиле Нимо являлись стиль выражения и кардинальные изменения в структуре стиха.

Во всем творчестве Гоиба Сафарзоды, включая его переводы, можно найти восемь или десять свободных стихов, часть из которых близка к природе нимийской или свободной поэзии. Большинство его стихов, написанных в форме свободного стиха, представляют собой чахорпора и другие поэтические формы, написанные путем использования приёма лесенки (ступенчатого размещения стихотворной строки). К сожалению, большинство поэтов того периода не осознавали все тонкости нимийской поэзии, и писали стихи в этой форме путём приёма ступенчатого размещения строки. Мало кто из поэтов того периода знал структуру нимийской поэзии. Хотя Сафарзода особо и не писал стихи в форме нимийской поэзии или свободного аруза, однако его новаторство проявляется в

форме «чахорпоры» как с точки зрения содержания, так и структуры этого вида поэзии.

При жизни Г. Сафарзода литературная критика не уделяла должного внимания его стихам, она обратилась к ним лишь после его смерти. Никто из критиков не видел необходимости в реальной, серьезной критике его поэзии.

Третий раздел последней главы диссертации назван «**Место Гоиба Сафарзода в таджикской поэзии 60-70-х годов**» и в нём на основе проведённого исследования подводится своеобразный итог литературно-художественной деятельности Гоиба Сафарзода, а также рассматривается место поэта в поэзии таджикской литературе рассматриваемых лет. Кроме того, подробному анализу и исследованию подвергаются стихи, написанные им в разнообразных традиционных жанрах поэзии, а также его обращение к свободному арузу и чахорпора.

В этом же разделе рассматриваются идеиные особенности поэзии Гоиба Сафарзода, тематика и суть его поэтических произведений, а также анализируется их характерная черта в сравнении с поэзией 60-70-х годов. Его творчество в этом смысле, несомненно, может восполнить определённый пробел в поэзии 60-70-х годов. Признание Г. Сафарзода со стороны литературных критиков, которые в своих трудах затрагивали проблему его поэзии и личности, является подтверждением его места в поэзии 60-70-х годов прошлого столетия. В этом отношении труды М. Шукрова, М. Каноата, А. Самада, З. Сияри, Х. Хайдаршоха, Дж. Темурзода, С. Раджаба, А. Ашурова, М. Шамсиддина, Х. Сафарзода, Ш. Ёдгори, Р. Ахмедова, С. Даврона, З. Абдулло, А. Садуллоева, Н. Раджаба и других, к которым в настоящей диссертации обращено не раз, свидетельствуют о признании поэтического мастерства Гоиба Сафарзоды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс эволюции поэзии и художественных поисков в ней стал для литературы периода независимости Таджикистана ключевым фактором формирования национальной литературы и самостоятельной литературной мысли. Исследования ученых демонстрируют, что литература советской эпохи, особенно конца 70-х годов XX века и последующего периода, служила эффективным средством пробуждения и формирования национального самосознания и идентичности.

Безусловно, ведущую роль в этом процессе сыграли такие поэты, как Гаффор Мирзо, Мумин Каноат, Кутби Киром, Лоик Шерали, Хабибулло Файзулло, Гоиб Сафарзода, Гулрухсор, Бозор Сабир и другие, вступившие на творческую арену в 60-70-е годы.

В диссертации, подвергнув исследованию место одного из этих поэтов - Гоиба Сафарзода, который вместе со своими современниками внёс свой вклад в эволюцию поэтических жанров, ориентированных на идеи государственной независимости, пришли к следующим выводам:

1. Комплексное исследование поэзии 60-70-х годов XX века показывает, что новаторство в таджикской поэзии, особенно в поэзии рассматриваемых лет, осуществлялось не только на основе чахорпора, свободного аруза, но и в

традиционных жанрах поэзии с точки зрения художественных поисков, обновления тематики, языка, поэтики, композиции, структуры и выразительности стиха. В связи с этим, когда речь заходит о новаторстве в поэзии 60-70-х годов, его следует искать в различных поэтических жанрах [2-А; 4-А; 7-А].

2. Несмотря на то, что новый стих или свободный аруз получил новую жизнь и вокруг которого в 60-70-е годы шла дискуссия, в творчестве поэтов в духе новаторства и художественных поисков расширялись и по сей день расширяются традиционные формы поэзии [1-А; 4-А].

3. Новый аруз в современной таджикской поэзии начался с «Марша свободы» устода С. Айни, однако его художественная особенность не была должным образом изучена. Хотя после устода Айни такими литераторами, как Лахути, Пайрав, Х. Юсуфи и другими предпринимались попытки обновить поэзию, однако они не смогли изменить структуру аруза. Их поэзия, особенно поэзия С. Пайрава в плане новаторства в арузе осуществлялась в форме ступенчатого размещения стихотворных строк (лесенки) в традиционных поэтических жанрах, а порой в форме синтеза аруза с силлабическим стихом. В этом плане в определённой степени успеха добился Лахути, который экспериментировал новый аруз в своих переводах. Новаторство этих поэтов главным образом выражалось в ритмике стиха на основе использования силлабических размеров и расположении логических ударений в стихе [1-А; 2-А; 7-А].

4. Несмотря на структурное и художественное новаторство, происходившее на основе традиционной поэзии, новаторство в поэзии после «Марша свободы» устода С. Айни не имело успешного опыта. Новаторские тенденции стали заметны в 60-70-ых годах благодаря творческим усилиям М. Каноата, который следовал традициям поэтической школы Нима Юшиджа [1-А; 7-А].

5. Новая поэзия 60-70-х годов, известная как свободный аруз, тесно связана с политическим и социальным предпосылками, связями с русской и европейской поэзией. В плане структуры, тематики и художественности она также связана с новой поэзией Ирана и Афганистана. Следовательно, можно утверждать, что источником нового аруаз 60-х годов является новая поэзия Ирана, главным образом, поэтическая школа Нима Юшиджа [4-А; 7-А].

6. Новый аруз или поэтическая школа Нима Юшиджа, оказавшая влияние на творчество М. Каноата, была совершенно незнакома некоторым поэтам. В представлении этой категории поэтов, большинство из которых принадлежало к тому же поколению, что и М. Каноат, и даже были моложе него, под аруазом понимали ступенчатое размещение стихотворной строки (лесенки) в традиционных поэтических жанрах [4-А; 7-А].

7. В современной литературе такие популярные поэтические формы, как мустазод, касыда, китъа, мусаммат, таркибанд, тарджебанд и другие в определённой степени изменили свою структуру и содержание. Если мусаммат мурабба (четырёхстрочная строфа) помогла развитию современной чахорпоры с точки зрения структуры рифмовки, то такая жанровая форма, как мустазод, благодаря своей структурной эволюции в какой-то степени способствовал

формированию нового аруза. Иногда новый аруз принимал форму рифмовки месневи, что было обусловлено простотой этого литературного жанра в плане рифмовки. В любом случае подобные попытки с целью освобождения поэзии от шаблонов привели к эволюции многих традиционных форм и обновлению традиционных стилей с иной структурой предшествующих стихотворных форм. [1-А; 2-А; 4-А; 8-А].

8. На заре современной литературы газель утратила своё традиционное положение в связи с социальной ситуацией и приобрела преимущественно публицистический характер. В 60-70-е годы под влиянием новой поэзии с новым стилем изложения, свежих образов и выражений газель вновь сблизилась к своей традиционной форме. Несмотря на продолжающиеся споры вокруг газели и её неприятие, эта традиционная поэтическая жанровая форма продолжает развиваться как в содержательном плане, так и с точки зрения поэтики [4-А; 7-А; 8-А].

9. Г. Сафарзода пробовал свои силы в различных видах традиционной поэзии. Помимо стихов в формах поэмы, месневи, рубай, дубейти, у него имеются также стихи, написанные в формах мустазода, таркиббанда, мусалласа, мухаммаса и мусаммата. Однако таких поэтических форм в его творчестве крайне мало. В каждом из перечисленных жанров можно встретить по одному, два или три образца. Хотя газель и китъа в его поэзии занимают незначительное место, однако меснави, рубай и дубейти благодаря своей внутренней красоте и структуре восполняют пробел в поэзии Г. Сафарзода, а также демонстрируют его поэтическое мастерство. Новаторство и новый взгляд на тему отчётливо наблюдаются на примере стихов, написанных им в традиционных формах, особенно рубай и дубейти [1-А; 2-А; 4-А; 7-А].

10. Г. Сафарзода писал критические статьи по проблемам современной поэзии, публиковал очерки и публицистические статьи. Это не могло не оказать влияние на развитие его поэтического мастерства. Кроме того, он писал рецензии на стихи современников, публикуемых в газетах. Писал рецензии на вновь изданные книги литераторов, что также способствовало развитию и совершенствованию его поэтического мастерства. Поэтому занятие литературной критикой и рецензирование поэзии современников являются еще одним из направлений его деятельности [1-А; 2-А; 5-А].

11. Становление творческой личности поэта было прежде всего связано с деятельностью крупных литературных кружков, публикациями в авторитетных газетах и журналах. Выступление на кружках и с различных трибун, знакомство с мастерами современной литературы также способствовали формированию творческой личности поэта. Это всё не могло не оказать положительное влияние на человеческие качества Гоиба Сафарзода, на его литературную деятельность и служение народу [3-А; 5-А].

12. Внедрение в литературу жанра чахорпора путём перевода считается новым явлением в становлении этой поэтической формы, которая в последующие годы в качестве самостоятельного жанра внедрила в современную таджикскую поэзию много новых образов и мотивов. Кроме того, многие достижения в литературе были достигнуты благодаря переводу. Переводческая

деятельность в жизни литераторов 60-70-х годов, в том числе Г. Сафарзода, считалась почётным занятием. Художественный перевод составлял одно из направлений его деятельности. Этот процесс способствовал укреплению дружбы Г. Сафарзода с литераторами других народов. Переводы стихов Сейяда Наво, Наби Хазри и других известных поэтов сыграли важную роль в совершенствовании и развитии его поэзии, становлении его литературной личности. Переводы Гоиба Сафарзода в какой-то степени, наряду с переведенным творческим наследием, пролили свет в темные страницы нашей переводческой литературы и служат интересам таджикского читателя [1-А; 2-А; 4-А].

13. Гоиб Сафарзода в стихотворениях «Возглас матери», «Найди свой мир», «Дни» осуществлял успешные попытки в сочинении стихов в свободном арузе. Однако, все они являлись переходным этапом на пути достижения поэтом духа новой поэзии. Если бы жизнь сложилась иначе, поэт смог бы, как и свои современники, обогатить своё творчество этим видом поэзии. За короткую жизнь поэт не смог добиться успеха в «свободном стихе». Однако его новаторство проявляется в создании « чахорпора » как с точки зрения содержания, так и структуры эторазновидности поэзии. Способ ступенчатого размещения стихотворных строк и внешнее преобразование месневи, газели, китъа, рубай и дубейти в форме нового аруза никоим образом не является успехом в плане написания нового стиха, каким являлись стихи большинства поэтов 60-70-х годов. Такие стихи в творчестве Г. Сафарзода встречаются в большом количестве, львиная доля которых, включая несколько китъа и месневи, приобрели природу чахорпоры, которые благодаря ступенчатому размещению строки, внешне представляются свободным арузом. Поэт в основном добился успеха в плане написания нового стиха в форме чахорпора [1-А; 2-А; 4-А; 7-А; 8-А].

14. Гоиб Сафарзода, наряду с другими своими современниками, обращался к центральным темам поэзии 60-70-х годов. Воспевание женщины-матери, родины, детства, дружбы, любви и красоты в поэзии Гоиба Сафарзода, как у его современников, изящно и поэтично отражено с высокой художественной тонкостью, в сочетании с реальными потребностями жизни, оптимистичным взглядом на жизнь людей, высшим выражением национальных чаяний, а также с патриотизмом, любовью и связью со всеми жизненными ценностями. Его поэзия, несомненно, богата и разнообразна с точки зрения тематики и содержания, и может быть подвергнута исследованию наряду с поэзией его современников [1-А; 2-А; 4-А; 8-А].

15. Творческие поиски в поэзии Гоиба Сафарзода проявляются в новых образах, новом взгляде на тему. Его поэзия с точки зрения содержания и мастерства имеют свои особые свойства, которыми была наделена поэзия 60-70-х годов и они считаются совершенными, как с точки зрения изображения, так и охвата темы. Становится очевидным, что тематическое и формальное своеобразие его поэзии берёт свое начало из таких источников, как народный фольклор, мировая поэзия, классическая персидско-таджикская литература и творчество современников [1-А; 2-А; 3-А; 7-А].

16. Гоиб Сафарзода за 13 лет своей творческой деятельности смог найти свой путь на поэтическом и журналистском поприще, и одновременно трудился в двух направлениях. Несмотря на то, что литературный перевод и критика составляли малую часть его творчества, они сыграли значительную роль в становлении его литературной личности. Несмотря на непродолжительную творческую деятельность, поэту удалось на определенном этапе найти свое место в поэзии 60-70-х годов [1-А; 2-А; 3-А; 5-А; 9-А].

17. Г. Сафарзода благодаря своему многообразному поэтическому творчеству занял достойное место в современной таджикской поэзии, наряду со своими современниками. Он внёс вклад в художественную эволюцию и тематику поэзии. Именно поэтому он занимает достойное место в таджикской литературе и поэзии 60-70-х годов [1-А; 2-А; 3-А; 8-А; 9-А].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование темы выявило, что несмотря на проводившиеся научные исследования, до сих пор отсутствует всеобъемлющее исследование, связанное с художественными аспектами поэзии. Научные исследования проводились в области языка, изложения, выразительности, поэтических образов, разработки тем, поэтического новаторства в традиционных жанрах поэзии. Также исследования касались структурной эволюции, нарушение поэтического канона, появления жанра чахорпора и нового аруза в поэзии XX века, включая поэзию 60-70-х годов. До сих пор отсутствует всеобъемлющее исследование, связанное с художественными аспектами поэзии данного периода.

Проблема художественных поисков в поэзии XX века, особенно в поэзии 60-70-х годов, является обширной и многогранной. Учитывая художественные аспекты поэзии, возможно проведение ряда исследований, посвященных особенностям художественных жанров, аспектам жизни и творчества представителей рассматриваемого периода литературы. В данной диссертации основное внимание уделяется художественным аспектам поэзии Г. Сафарзода, а также исследуется структурная эволюция поэтических жанров и форм.

Результаты проведенного исследования позволяют выдвинуть следующие рекомендации для практического использования:

. Диссертация может способствовать соискателям ученых степеней и исследователям в изучении и исследовании особенностей поэзии 60-70-х годов, рассмотрении художественных аспектов поэзии и определении эволюции поэзии с точки зрения художественности и поэтического мастерства.

2. В диссертации подчеркивается важность углубленного изучения отдельных традиционных поэтических жанров, такихель, месневи, мустазод, которые благодаря своей структурной и художественной эволюции заложили основу нового стиха.

3. Принимая во внимание критику советской эпохи, которая представляла собой преимущественно тематическую критику в поэзии 60-70-х годов, отмечается необходимость отдельного изучения поэзии этого периода с точки зрения художественности, языка, изложения, выразительности, композиции,

поэтичности социальных тем, нового взгляда и новаторства, аже акцентирования внимания исследователей на изучение указанных проблем.

4. Для изучения различных аспектов поэзии 60-70-х годов считается важным исследовать и изучить переводы трудов российских и европейских ученых, стихов поэтов XX века этих литератур, а также научные и литературные произведения Ирана и Афганистана, внесших вклад в формирование новой таджикской поэзии.

5. Для определения общего состояния поэзии 60-70-х годов XX века необходимо исследовать литературное наследие известных поэтов того периода, особенно художественные аспекты их поэзии. Настоящая диссертация на примере поэзии Г. Сафарзода является одним из шагов в этом направлении.

6. Материал, представленный в диссертации, обеспечивает благоприятную основу для изучения и преподавания истории таджикской литературы XX века, литературоведения, стилистики, в том числе стилистики поэтической речи, а также может быть применен на специализированных курсах и семинарах гуманитарных факультетов и профессиональных учебных заведений Республики Таджикистана.

В целом, 60-70-е годы для таджикской поэзии являются крайне плодотворным периодом, поскольку таджикская поэзия в эти годы полностью обратилась к новаторству. В этот период таджикская поэзия пережила сложный и плодотворный период с точки зрения новаторства, развития нового стиха, чистоты языка, выражения, поэтичности, структуры и выразительности, других художественных аспектов поэзии, что привело к появлению вполне современной поэзии, образцы которой мы видим в творчестве Г. Сафарзода и других его современников.

Настоящая диссертация, наряду с актуальными статьями и книгами по современной поэзии, представляет собой важную инициативу на пути специальных научных исследований в направлении художественных аспектов поэзии этого периода на примере поэзии одного из представителей этой эпохи. Настоящая диссертационная работа может привлечь внимание исследователей к изучению важнейших проблем поэзии с точки зрения художественных поисков.

Развернутое исследование поэзии 60-70-х годов с точки зрения художественных поисков и ее структурной эволюции на примере творчества Г. Сафарзода является одной из важнейших проблем литературоведения и подтверждает перспективность темы диссертационного исследования.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан:

- [1-А].Хамзаев, М. Шоирро аз дунёи шеър бояд чуст [Текст] / М. Хамзаев // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2016. – №4/4 (206). – С. 274-278.
- [2-А].Хамзаев, М. Мавқеи рубой дар ашъори Ғоиб Сафарзода [Текст] / М. Хамзаев // Вестник Таджикского национального университета. Серия

- филологических наук. – Душанбе, 2019. – №5. – С. 266-269.
- [3-А].Хамзаев, М. Тарчумай бадей ва ҳунари тарҷумонии Ғоиб Сафарзода [Текст] / М. Хамзаев // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2019. – №6. – С. 238-242.
- [4-А].Хамзаев, М. Таҳаввули маснавӣ дар адабиёти мусир [Текст] /М. Хамзаев // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2022. – №6. – С. 175-181.
- [5-А]. Имомзода, М.С., Хамзаев, М.К. Ғоиб Сафарзода ва матбуот [Текст] / М.С. Имомзода, М.К. Хамзаев // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2023. – №3. – С. 152-157.

II. Статьи, опубликованные в научных сборниках и в других изданиях:

- [6-А].Хамзаев, М. (Сабури, М.) Он чи бомаъност, худ пайдо шавад [Текст] / М. Хамзаев // Голос Востока (Садои Шарқ). – 2019. – №11. – С. 171-191.
- [7-А].Хамзаев, М. (Сабури, М.) Ҷусторҳои ҳунарӣ дар шеъри тоҷики садаи XX [Текст] / М. Хамзаев // Голос Востока (Садои Шарқ). – 2020. – №12. – С. 153-174.
- [8-А].Хамзаев, М.К. Рубой дар коргоҳи эҷодии Ғоиб Сафарзода[Текст]/ М.К. Хамзаев // Материалы республиканской конференции «Лидер нации и развитие науки в Таджикистане», в честь 145-летия Героя Таджикистана, основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни и Дня таджикской науки (Худжанд, 27.04.2023). – Худжанд: Ношир, 2023. – С. 585-589.
- [9-А].Хамзаев, М. Нақши тарҷумаи осори бадей дар таҳқими робитаҳои адабӣ (Нигоҳе ба фаъолияти тарҷумонии Ғоиб Сафарзода) [Текст]/ М. Хамзаев // Сборник статей международной научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы восточной филологии и литературные связи» (Худжанд, 26-27.04.2024). – Худжанд: Нури маърифат, 2024. – С. 449-454.

АННОТАЦИЯ

диссертатсияи Ҳамзаев Мұхриддин Қаландарович таҳти унвони «Чустучүҳои ҳунарӣ дар шеъри тоҷикии солҳои 60-70-уми асри XX (дар мисоли ашъори Ғоиб Сафарзода)» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Калидвожаҳо: таҳаввул, адабиёт, назм, тоҷикӣ, ҳавзаҳои адабӣ, намояндагон, шоирон, нақди адабӣ, Ғоиб Сафарзода, марҳалаҳо, ташаккул, анвои адабӣ, соҳтор, муҳтаво, суннат, навоварӣ, чусторҳои ҳунарӣ, шахсияти адабӣ, мақом, садаи XX, солҳои 60-70, шеъри нимой, маснавӣ, чаҳорпора, рубоӣ, раванд, мустазод, гузариш, дарунмоя, мунаққидон, адабиётшиносон, дигаргунӣ.

Рисолаи номзадӣ ба омӯзиш, баррасӣ ва муайян кардани таҳаввули назми солҳои 60-70-уми XX ва таъийид намудани мақоми Ғоиб Сафарзода дар он ихтисос дода шудааст. Дар робита ба ин, муаллифи рисола кӯшиш намудааст, ки раванди таҳаввули шеърро аз оғози садаи XX пайгирӣ намуда, бар мабнои маълумоти мавҷуда асосҳои таҳаввули шеъри солҳои 60-70-ро муаян намояд. Дар ин замина барои ишон додани мақоми Ғоиб Сафарзода, осори ўро аз паҳлуҳои мухталиф дар муқоиса бо шеъри ҳамзамонони шоир баррасӣ кардааст.

Дар рисолаи номзадӣ бори нахуст оид ба шеъри Ғоиб Сафарзода ва ҳунари шоирии ў таҳқиқи ҳамаҷониба анҷом ёфтааст. Муаллифи рисола дар пажӯҳиши осори Ғоиб Сафарзода ба ҷунин ҳулоса омадааст, ки шоир гарчанде ба рӯзноманигорӣ шуғл варзида бошад ҳам, аз мавзуъҳои вобаста ба ҳаёти иҷтимоию фарҳангии замони худ барои тақвияти андешаҳои воқеӣ дар шеър суд ҷустааст.

Аҳаммияти илмии рисола дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои он ба паҳлуҳои ношиноҳтаи эҷодиёти Ғоиб Сафарзода равшанӣ андохта, дар омӯзиши осори ў, алалхусус мавқеи шории вай дар солҳои 60-70 маводи зарурӣ дода метавонад. Ҳамчунин, натиҷаи таҳқиқи масъалаҳои дар рисола баррасигардида, метавонад тасаввуротро дар бораи омилҳо ва роҳои таҳаввули шеъри муосири тоҷик (аз лиҳози қолаб ва дарунмоя) дар солҳои 60-70 комилтар намояд. Дар ин замина, масъалаи таҳаввули шеър аз роҳи соҳторшиканӣ ва таркибу ибораорӣ, нақши анвои суннатӣ, ки дар онҳо таҳаввули соҳторӣ сурат гирифтааст ва ба ин васила дар ташаккули шеъри нав нақш гузоштааст, дигаргунҳо дар қонунҳои суннатии шеър аз қабили раҳо намудани баъзе аз анвои шеърӣ аз вазҳои қолабӣ ва амсоли ин мавриди таҳқиқи ҳамаҷониба қарор гирифтааст.

Аҳаммияти амалии тадқиқ аз он иборат аст, ки рисола ба омӯзиши назми муосири тоҷик, густариши мавзуъ ва таҳаввул дар жанрҳои адабӣ ва омилҳои ба тарҷумаи бадей рӯй овардани адибон дар солҳои 60-70, ки Ғоиб Сафарзода ва осори ў дар меҳвари ин пажӯҳиш қарор дорад, мусоидат мекунад.

Маводи рисола метавонад дар тадриси курси таърихи адабиёти тоҷик ва дарсҳои амалию назариявии баҳши филологияи мактабҳои олии кишвар мавриди истифода қарор гирад.

АННОТАЦИЯ

Диссертации Хамзаева Мухриддина Каландаровича на тему «Художественные поиски в таджикской поэзии 60-70-х годов XX века (на примере творчества Гоиба Сафарзода)» на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – Таджикская литература; литературные связи

Ключевые слова: таджикская литература, литературные круги, поэзия, литературная критика, Гоиб Сафарзода, жанр, становление, литературные формы, традиция, новаторство, художественные поиски, XX век, 60-70-е гг., нимойская поэзия, чахорпора, рубай, переход, содержание, эволюция.

Кандидатская диссертация посвящена рассмотрению эволюции поэзии 60-70-х годов XX века и определению роли Г. Сафарзода в этом процессе.

В кандидатской диссертации впервые проведено всестороннее исследование поэзии и поэтического мастерства Г. Сафарзода. Автор диссертации делает вывод о том, что хотя поэт занимался журналистикой, он все же стремился использовать темы, связанные с социальной и культурной жизнью своей эпохи, для своей поэзии.

Научная значимость диссертации заключается в возможности пролить свет на неизученные стороны творчества Гоиба Сафарзода, предоставить необходимый материал для изучения его творческого наследия, особенно его поэтического места в поэзии 60-70-х годов. Результаты исследований могут дополнить представление о факторах и путях эволюции современной таджикской поэзии (с точки зрения формы и содержания) в 60-70-х годах XX века. На этой основе всестороннему рассмотрению подвергнута проблема эволюции поэзии путём отхода от традиционных форм, создания новых образов, использования новых понятий, значений, благодаря которым происходила структурная эволюция и тем самым был внесён вклад в становление новой поэзии.

Практическая значимость исследования состоит в изучении проблем современной таджикской поэзии, развития тем, эволюции в литературных жанрах, обращения литераторов, включая Г. Сафарзода, к художественному переводу в 60-70-е годы.

Материалы диссертации могут быть использованы при преподавании курса истории таджикской литературы, а также на практических и теоретических занятиях на филологических факультетах высших учебных заведений страны.

ANNOTATION

to the dissertation of Hamzaev Muhriddin on the topic «Artistic searches in Tajik poetry of the 60-70s of the XX century (using the example of the work of Goib Safarzoda)» for the academic degree of Candidate of Philological Sciences in specialty 10.01.01 – Tajik literature; literary relations

Key words: Tajik literature, literary circles, poetry, literary criticism, Goib Safarzoda, genre, formation, literary forms, tradition, innovation, artistic searches, twentieth century, 60-70s, Nimoi poetry, chakhorpora, rubai, transition , content, evolution.

The candidate's dissertation was written to examine the evolution of poetry of the 60-70s of the twentieth century and determine the place of G. Safarzod in this process.

For the first time, a comprehensive study of the poetry and poetic skill of G. Safarzod was carried out in a candidate's dissertation. The author of the dissertation, while studying the work of Goib Safarzoda, comes to the conclusion that although the poet was engaged in journalism, he sought to benefit his poetry from topics related to the social and cultural life of his era.

The scientific significance of the dissertation lies in the fact that its results can shed light on unexplored aspects of Goib Safarzod's work, provide the necessary material for studying the poet's creative heritage, especially his poetic place in the poetry of the 60-70s. In addition, the results of the research on the problems discussed in the dissertation can complement the understanding of the factors and paths of evolution of modern Tajik poetry (in terms of form and content) in the 60-70s of the twentieth century. On this basis, the problem of the evolution of poetry has been comprehensively examined by moving away from traditional forms, creating new images, using new concepts, meanings, thanks to which structural evolution took place and thereby contributed to the formation of new poetry.

The practical significance of the study lies in the fact that at the center of its study are the problems of studying modern Tajik poetry, the development of themes, evolution in literary genres, the appeal of writers, including G. Safarzoda, to literary translation in the 60-70s.

The dissertation materials can be used when teaching a course on the history of Tajik literature, as well as in practical and theoretical classes at philological faculties of higher educational institutions of the country.